

**О.Иброҳимов, Ҷ.Иброҳимов, Б.Сайдкаримов**

# **МУСИКИ**

**Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфҳои  
4-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ**

Нашри шашуми аз нав коркарда ва такмилдодашуда

*Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон  
ба нашр тавсия кардааст*

Хонаи эҷодии табъу нашри ба номиFaфур Фулом  
Тошканд – 2017

УЎК 78 (075)  
КБК 74.268.58  
И14

*Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби  
республика чоп шудааст*

М у қ а р р и з о н :

**Г. Дадабоева** – методисти шуъбаи мусикӣ, санъат, таълими меҳнат, камолоти ҷисмонӣ ва саломатии Маркази таълими республика;

**О. Абдуллаева** – мудири кафедраи оҳангсозӣ ва навозандагии ҚДҶз, профессор;

**Р. Худоёрова** – омӯзгори фанни маданияти мусиқии мактаби таълими миёнаи рақами 277-юми ноҳияи Сергелии шаҳри Тошканд.

**Иброҳимов О. ва диг.**

Мусиқӣ: китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфҳои 4-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ. Нашри шашуми аз нав коркарда ва такмилдодашуда. О.Иброҳимов ва диг. – Т.: Ҳонаи эҷодии табъу нашри ба номиFaфур Ғулом. 2017. – 112 саҳифа.

1.1.2 Ҳаммуаллифон

УЎК 78 (075)  
КБК 74.268.58

© О.Иброҳимов  
© Ҳонаи эҷодии табъу нашри ба  
номи Faфур Ғулом, 2017

ISBN 978-9943-4916-8-7

## ПЕШГУФТОР

Донишомўзони азиз! Ҳар як халқ оҳангу наво ва таронаҳои дилангези худ, яъне мусиқии миллии худро дорад. Мусиқии халқӣ сарвати маънавиамон мебошад, ки аз санчишҳои зиёди чандинасра гузашта, дар қалби мо ҷой гирифтааст.

Созҳои мусиқии гуногун ва навоҳои миллии аз онҳо садодиҳанда бошад, ана ҳамин қисми ҷудонашаванди санъати маънавии мо мебошад.

Китоби дарсии дар дasti шумо буда ба хотири баҳраманд гардонидани шумо аз ҳамин зебогии маънавӣ ва сарвати бебаҳо навишта шудааст.

Дар он бо тарзи зиндагонии халқ, сурудҳои бо фаъолияти меҳнатӣ ва маросимҳову идҳои гуногун вобаста буда, оиди созҳои мусиқии миллӣ маълумот мегиред, суруду таронаҳои нодирро мешунавед ва сурудани баъзеи онҳоро меомӯзед. Инчунин, бо сурудҳои оҳангсозон ва композиторони Ўзбекистон шинос мешавед, ки онҳо маҳсус барои шумоён, донишомўзони азиз, эҷод кардаанд.

Аломатҳои шартии зеринро дар ёд доред:

- — мусиқӣ гӯш кардан.
- ▲ — машқҳои шифоҳӣ.
- △ — суруд хондан.
- ♪ — бо нота сароидан.
- ♩ — саводи мусиқӣ.
- ▢ — хониши мустақилона.
- ?! — савол ва супоришҳо.

ГИМНИ ДАВЛАТИИ  
РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Шеъри Абдулло Орипов  
Оҳанги Мутал (Мутаваккил) Бурхонов

## Тантанавор

1. Ser-qu-yosh, hur-o'l-kam, el-

*ff*

ga baxt, na-jot, Sen o'-zing do'st-lar-ga yo'l-dosh, meh-ri-

*p*

bon! Meh-ri-bon! Yash-na-gay to a-bad il-

*f*

mu fan, i-jod, Shuh-ra-ting por-la-sin to-ki bor ja-

*mf*

hon! OI-tin bu vo-diy-lar-jon O'z-be\_kis-

*p*

hon, Aj-dod-lar mar-do-na ru-hi sen-ga yor! U-lug'

*ff*

ton, Aj-dod-lar mar-do-na ru-hi sen-ga yor! U-lug'

*f*

xalq qud-ra-ti jo'sh ur-gan za-mon, O-lam-ni mah-li-yo ay-la-

*mf*

1.

gan di- yor!

*f*

2. Bag'- ri

gan di- yor!

Serquyosh, hur o'lkam, elga baxt, najot,  
 Sen o'zing do'stlarga yo'l dosh, mehribon!  
 Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,  
 Shahrating porlasin toki bor jahon!

### Naqarot:


Oltin bu vodiylar — jon O'zbekiston,  
 Ajdodlar mardona ruhi senga yor!  
 Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon,  
 Olamni mahliyo aylagan diyor!

Bag'ri keng o'zbekning o'chmas iymoni,  
 Erkin, yosh avlodlar senga zo'r qanot!  
 Istiqlol mash'ali, tinchlik posboni,  
 Haqsevar, ona yurt, mangu bo'l obod!

### Naqarot:

Oltin bu vodiylar — jon O'zbekiston,  
 Ajdodlar mardona ruhi senga yor!  
 Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon,  
 Olamni mahliyo aylagan diyor!

## Тирамоҳ




### ЭЧОДИЁТИ ШИФОХИИ ХАЛҚЙ ВА СОЗХОИ МУСИҚЙ

#### *Дарсҳои 1–2. СУРУДҲОИ ХАЛҚЙ*

Қисми зиёди эчодиёти шифоҳии халқҳои точику ўзбекро сурудҳо ташкил медиҳанд. Ин сурудҳо аз чиҳати мавзӯъ ва мазмун гуногун буда, тарзи зиндагонӣ ва ҳаёти халқро ифода мекунанд. Дар баробари ин, дар сурудҳо меҳру муҳаббати одамон нисбат ба Модар-Ватан, табиат, муҳити атроф, оила ва ёру дўстон акс ёфтааст.

Сурудҳои халқӣ аввалин бор аз ҷониби дехқонҳо, ҳунармандон, хизматчиён ва донишмандони аз байни халқ баромада дар вазъиятҳои гуногун бофта ва суруда шудаанд.

Баъзан дар ҳолатҳои гуногун номҳои онҳо ба мономаълуманд, чунки суруди нав эҷод (бофта) шуда, одатан навишта гирифта нашудааст, балки ба тарзи шифоҳӣ гуфта шуда, аз як гӯянда ба гӯяндаи дигар, аз падар ба фарзанд, аз бобоён ба наберагон гузашта, дар байни халқ паҳн шудааст.



Ба ҳамин тарз, сурудҳои халқӣ аз аҷдод ба авлод ҳамчун мероси маънавӣ то ба мо омада расидааст.

Сурудҳои халқиро аз рӯйи мазмун ва вазъияти гуфтан ба навъҳои «Сурудҳои меҳнатӣ», «Сурудҳои маросими оилавӣ (тӯй)», «Сурудҳои мавсимиӣ» ва «Сурудҳои бачагона» ҷудо кардан мумкин аст. Ба ғайр аз ин, дар вақти истироҳати маданиӣ, сурудҳои сароидашаванд ба мисли лапар (бадеҳа), ялла ва ашӯла дар байни халқ ба таври васеъ пахӯн шудааст.

## СУРУД

Сурудҳо бештар дар асоси бандҳои шеърии 7 ё ки 8 ҳичдор (бечӯршаванд) гуфта мешавад. Дар ин мисраъҳои нақароти маҳсуси дар байни бандҳо такрорёбанда вучуд надорад.

### ОҲ, ЛАЙЛИ (ОҲ, ЛАЙЛӢ)

Чаққон, шодон

The musical notation is presented in three staves. The first staff starts with a treble clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It contains six measures of music with lyrics: 'Том бо-ши- да то- фо- ра,' followed by a repeat sign, 'Тан-дир тӯ- ла зо- фо-'. The second staff continues with 'ра,' then 'зо- фо- ра- ни ё- пол- май (ўр- тоқ)' followed by a repeat sign. The third staff concludes with 'Чо - ли кам- пир о - во - ра.'

Ба жанрҳои суруду таронаҳои бачагона «Увориуюрӣ», «Бойчечак», «Турна қатор меояд», «Седухтаракон будем», «Бузакам чигӣ-чигӣ», «Олатой», «Чучвара қайнайди» ва «Аз бом тароша афтид»-ро мисол овардан мумкин аст.

### ● ТОМДАН ТАРАША ТУШДИ (АЗ БОМ ТАРОША АФТИД)

#### Миёна

Том-дан та - ра - ша туш-ди, зул - фим я - ра - ша туш-ди,  
а- чам- га қўй-ган ош - ни Шод - мон я- ла - қи ич- ди.  
Шод-мон я-ла - қи- ни қув-лаб-қув-лаб кет-яп-сам, йўл-дан қам-чин  
то- пиб ол- дим. Қам-чин-ни а-кам-га бер-дим, а-кам мен-га рӯ-  
мол бер-ди, рӯ-мол- ни қиз- га бер- дим қиз мен-га  
дон бер -ди, Дон-ни то- вуқ -ка бер-дим, то-вуқ мен-га ту-  
хум бер- ди. Ту- хум- ни ў- чоқ- қа қўй- дим, тақ эт - ди,  
пақ эт - ди, ик - ки қў-зим бо- қиб қол - ди.

Намудҳои сурудҳоро эҷодкорони мусиқӣ, оҳангсоз ва композиторон ҳам эҷод меқунанд. Дар ин ҳол онҳо ба анъанаҳои халқӣ эҷодкорона муносабат меқунанд. Сурудҳое, ки ба қалами композиторон мансубанд, аз сурудҳои халқӣ фарқ карда, аз бисёр овоз будан, яъне ду, се ва ҳатто бо чор овоз барои сароидан муайян карда шуданаш мумкин. Аз ҳамин сабаб ҳам чунин сурудҳо аз ҷониби бисёриҳо дар ҷамоағӣ (хор) ҳонда мешавад. Суруди «Ба шафттолу саволам»-и композитор Надим Норхӯчаев, шеъри Пўлод Мўъмин ба мисли сурудҳои халқӣ, дар асоси бандҳои шеърии ҳафт ҳичдор сароида мешаванд. Дар баробари ин, дар он асбобҳои ҷурнавозӣ ҳам истифода мешаванд.

Сароидани ин сурудро бо ёрии омӯзгоратон ёд гиред. Барои ин аввал машқҳои зеринро гуфта, овозатонро соз (дуруст) кунед:

### ▲ Машқҳои шифоҳӣ

The image shows three musical staves. Staff a) consists of two measures in 2/4 time. The first measure has a bass note followed by a series of eighth notes. The second measure starts with a bass note, followed by a fermata over a bass note, then a bass note, and finally a bass note with a fermata. Staff b) consists of two measures in 3/4 time. The first measure has a bass note followed by a series of eighth notes. The second measure starts with a bass note, followed by a fermata over a bass note, then a bass note, and finally a bass note with a fermata. Staff c) consists of three measures in 2/4 time. The first measure has a bass note followed by a series of eighth notes. The second measure starts with a bass note, followed by a fermata over a bass note, then a bass note, and finally a bass note with a fermata. The third measure starts with a bass note, followed by a fermata over a bass note, then a bass note, and finally a bass note with a fermata.

## △ ШАФТОЛИГА САВОЛИМ (БА ШАФТОЛУ САВОЛАМ)

Шеъри **П. Мўмин**

Оҳанги **Н. Норхўчаев**

### Шодон

Шаф- то - лим, ох, шаф- то- лим, ох, шаф- то - лим, ох, шаф-то- лим,  
Ки- зи - лу ок, қи- зи- лу ок, қи- зи- лу ок  
шоф - то - лим. Ҳам- ма мен- дай се- ва- ди,  
Пиш - ган - да ма- за бо- лим. Шаф- то- лим.  
Шаф- то- лим.

Шафтолим, ох, шафтолим,  
(ох),  
Қизил-у ок шафтолим.  
Ҳамма мендай севади,  
Пишганда маза болим,  
Шафтолим...

Аста айтиб берақол,  
Сени топған қай олим?  
Ин dampadi шафтолим,  
Қийин экан саволим,  
Шафтолим.





## БА ЁД ОВАРДАНИ ШАКЛХОИ МУСИҚИИ ОДДИЙ (СОДДА). ШАКЛИ БАНД

Ҳар як асари мусиқӣ ба соҳти муайяни худ соҳиб аст. Чунин соҳти онро шакли мусиқӣ меноманд. Шаклҳои мусиқӣ аз рӯйи бо қадом жанр оғарида шудани асарҳо ва хурдию қалониашон гуногун мешаванд. Шаклҳои мусиқии оддиро бештар дар сурудҳои ҳалқӣ дидан мумкин аст.

Сурудҳои ҳалқӣ одатан, дар шакли банд мешаванд. Ин шакл аз чор мисраъи шеърӣ ва аз чор оҳанги ба он мувофиқ таркиб меёбад. Ба ин, суруди «Оҳ, лайлӣ»-и дар боло оварда шуда мисол мегардад. Инчунин, барои эҷоди мусиқии ҳалқӣ, шакли банди нақаротнок низ вомехӯрад, ки дар он дар байни ҳар як банди мисраъҳои шеърии тафийрёбанда нақароти меомадагӣ бетафийр такрор шуда меистад. Ин гуна шаклҳо асосан ба жанри сурудҳои ялла хос аст.

?!

1. Қадом намудҳои сурудҳои ҳалқиро медонед?
2. Муаллифи суруди «Ба шафттолу саволам» кист?
3. Суруди «Ба шафттолу саволам»-ро аз ёд кунед.

## Дарси 3. СУРУДҲОИ МЕҲНАТИ

Сурудҳои меҳнатӣ — сурудҳое мебошанд, ки аз тарафи ҳалқи оддӣ ҳангоми ҷуфтронӣ, ҳосилғундорӣ, осиёбкашӣ, бофтани матоъҳо эҷод ва суруда шудаанд.

Дар навбати худ сурудҳои меҳнатиро ба гурӯҳҳои зерин тақсим намудан мумкин аст: сурудҳои косиби (хунармандӣ), сурудҳои дехқонӣ ва сурудҳои чорводорӣ.

Махсусан, сурудҳои дехқонӣ вобаста ба мавсими худ гуногун мешаванд. Чунончи, ҳангоми рондани ҷуфт, ғунучини ҳосил дехқонон суруду таронаҳо меҳонданд. Масалан, агар дар байни ҳалқи ўзбек суруди «Хуб ҳай кун» маъмул бошад, дар байни мардуми тоҷик, суруди «Майдаё, майда» дар мавсими ғунучини ҳосил ҳонда мешавад.

### **ХҮП ҲАЙДА (ХУБ ҲАЙ КУН)**

**Тези миёна**

Хўп ҳай- да -ё хўп ҳай - да, ҳир- мон -ни қил - гил май - да,  
Ҳир - мон -ни қил - ма-санг май-да сен- лар - га ти - ним қай-да.

### **МАЙДАЁ МАЙДА**

Майдада майдада хирманаме,  
Майдадаё, майдадаё!  
Коҳаш ба ту фойдаё,  
Майдадаё, майдадаё!

Сурудҳои косиби — ҳангоми бофтани қолин, дӯхтани тоқӣ ва ҷарҳресӣ эҷод шудаанд.

Дилакам зардоб шуд аз чақ-чақи боғандагӣ,  
Чашмакам пуроб шуд аз риштаҳои кандагӣ.

Аз саҳар то шом почак мезанам дар чаҳ-чаҳак,  
Қоматам дар тоб шуд аз кору бори зиндагӣ.

### УРЧУҚ

**Миёна**

Э- шик ол -ди - да қум - лоқ, ме- нинг и -пим ю-ма - лоқ,  
Э- лак и - чи - да ке - пак, ме- нинг ип -ти - нам и - пак.

Дар сурудҳои композиторон баъзан пас аз бандҳои шеър нақаротҳо низ истифода мешаванд. Аз ҷумла, суруди «Болалик» («Бачагӣ»)-и композитор Ҳуршеда Ҳасанова дорои чунин шакл мебошад. Дар ин агар бандҳои сурудро яккахон сарояд, нақароташро ҳама якҷоя ичро мекунанд. Ин сурудро шумо низ ба ҳамин тарз сароед.



### БОЛАЛИК (БАЧАГӢ)

Шеъри **Дилнур  
Миёна**

Қан-дай гӯ-зал, ши-рин-дир бо- ла- лик,  
Ун-да биз-лар до- и- мо қо- лай- лик.  
Ку-вонч-лар-га о- лам - ни тўл- ди- риб,  
Эр-так-лар-да юр- ган - дек бў- лай- лик.

Оҳанги **Х.Ҳасанова**

Ку-ёш ҳам нур со - чар биз- лар- га,  
 Шүх-шо-дон ў- фи - лу қиз- лар- га.  
 Ос-мон-нинг бағ- ри - да яй - рай-  
 лик, бор бўл-син бо - ла - лик.

Қандай гўзал, шириндир болалик,  
 Унда бизлар доимо қолайлик.  
 Қувончларга оламни тўлдириб,  
 Эртакларга юргандек бўлайлик.

**Нақарот:**

Куёш ҳам нур сочар бизларга,  
 Шўх-шодон ўғилу қизларга.  
 Осмоннинг бағрида яйрайлик,  
 Бор бўлсин болалик.

Қувонтириб кўзларни ўйнаймиз,  
 Табассумсиз ҳеч кимни қўймаймиз.  
 Биз бор ерда катталар зерикмас,  
 Хурсанд қилиб ҳаммани тўймаймиз.

**Нақарот:**



## ПАРДАИ ДО-МАЧОР

Пардаи асосии ёрирасони «до-мачор» овози «до» мебошад.

Қаторовози мачории суруди мазкур аз пардаи «до» сар шуда, ба боло ҳаракат карда, ин тавр сохта мешавад:

Агар дар хотир дошта бошед, дар қаторовози мачор нимпардаҳо дар зинаҳои III ва IV, инчунин, дар байнни зинаҳои VII ва VIII (I) ба вучуд меоянд.

Ҳамин тариқ, овозҳои зинаҳои I, III ва V устувор буда, овозҳои зинаҳои II, IV, VI ва VII бошад, ноустувор мебошанд. Суруди «Болалик»-е, ки шумо сароидани онро омӯхтед, ба пардаҳои до-мачор мисол шуда метавонад.

**Мисоли зеринро ба андозаи тақтеъи 2/4 дирижёйӣ карда, дар асоси нотаҳо сароед:**

### ЖИЙДА (САНЧИД)

Шеъри П. Пўлатов

Оҳанги Х. Пўлатов

Саросема нашуда

Жий-да - жий -да, жон жий- да. Чи -лон жий- да, нон жий- да,  
Жон-га да-во а- сал-сан, До- ри - дар-мон, қон жий-да.

**?**

1. Оиди қараёни меңнатай чӣ гуна сурудҳоро медонед?
2. Шеъри суруди «Болалик» – ро аз ёд кунед.
3. Дар бораи пардаи до-мажор нақл карда дихед.

#### **Дарси 4. ЛАПАР (БАДЕХА)**

Лапарро ду нафар (ва ё ду гурӯҳи дар рӯ ба рӯйи яқдигар истода) бадеҳатан, яъне бе тайёрии маҳсус ичро мекунанд. Дар он тарафҳо дубайтию рубоиҳоро яке паси дигар бонавбат дар шакли «саволу ҷавоб» месароянд. Дар байнин ҳалқҳои тоҷику ўзбек бадеҳаҳои машҳури «Ҳо, Лайлӣ-Лайлӣ», «Шоҳдуҳттар, шакардуҳттар», «Гулпарӣ, райҳонпарӣ», «Бобопирак», «Зар бидех», «Билагузук», «Қоратош» ва «Қилпилла-ма» аз ҷумлаи ҷунин лапарҳоянд.

Таронаҳои бачагонаи «Мурғаки парпо ту-ту», «Чӣ газид?», «Бузакам ҷигӣ-ҷигӣ», «Оқ теракми, кӯк терак», ки дар бозиҳо ичро мешаванд, низ ҳусусиятҳои бадеҳаро дар ҳуд таҷассум кардаанд.

Баъзан ҳангоми бадеҳагӯй навои доира, ки дорои ҳусусияти рақсӣ дорад, ҷӯр шуда, барои бонавбат ба рақс даромадани бадеҳагуён ва таронахонии онҳо низ сабаб мешавад. Лапарҳоро оҳангсозон ва композиторон ҳам эҷод мекунанд. Ба ин суруди рақсии «Биздан сизга ким керак?»-и Мардон Насимов мисол шуда метавонад:

## БИЗДАН СИЗГА КИМ КЕРАК (АЗ МО БА ШУМО КЙ ЛОЗИМ?)

Шеъри **Я.Курбонов**

Оҳанги **М.Насимов**

*mf* Тезтари миёна

Кў- зи - чоқ - дек сак - ра - шиб, сак - ра - шиб,  
ди - кир-ди - кир ўй - най - миз, ўй - най - миз. Эр - кин қуш-дек  
яй- ра- шиб, яй- ра- шиб, шўх-шўх қў- шиқ куй- лай - миз,  
куй- лай - миз. Оқ те- рак - ми, кўк те - рак,  
биз - дан сиз- га ким ке- рак? Ай- тин - гиз, ким ке- рак?

Қизлар: Қўзичоқдек сакрашиб-сакрашиб,  
Дикир-дикир ўйнаймиз, ўйнаймиз.  
Эркин қушдек яйрашиб-яйрашиб,  
Шўх-шўх қўшиқ куйлаймиз,  
куйлаймиз.

Оқ теракми, кўк терак,  
Биздан сизга ким керак?  
Айтингиз ким керак?

Болалар: «Гулчехра керак».

**Қизлар:** Майсазорда жүш уриб, жүш уриб,  
 Гижинглаган тойчоқмиз, тойчоқмиз.  
 Биз майизни қирқ бўлиб, қирқ бўлиб,  
 Еганлардек иноқмиз, иноқмиз.


Оқ теракми, кўк терак,  
 Биздан сизга ким керак?  
 Айтингиз ким керак?

**Болалар:** «Гулчехра керак».

**Ҳамма:** Боғчамизнинг гулига, гулига,  
 Мехр кўйиб қараймиз.  
 Бахмал гуллар қўйнида, қўйнида  
 Капалакдек яйраймиз, яйраймиз.

### Андозаи 3/8

Андозаи 3/8 ба асарҳое, ки бо суръати тез ичро мегарданд, истифода мешавад. Рақами «3»-и ин андоза дар дохили як зарба ё вазн (такт) се ҳисса буданашро, рақами зерини (дар маҳрач буда) 8 бошад, ҳар яки ин ҳиссаҳо ба дарозии нимчорякӣ баробар буданашро мефаҳмонад. Дар инҳол аз се ҳисса ҳиссаи якум бақувват, ҳиссаи дуюм ва сеюм бошад, бекувват аст.



Ҳангоми бо андозаи 3/8 дирижёри кардан, ҳаракати дасти рост ин тавр мешавад: дар вақти «як» гуфтан – даст аз боло ба поён фароварда шуда,

ҳангоми «ду» гуфтан – даст аз поён ба тарафи рост ҳаракат мекунад. Дар вақти «се» гуфтан бошад, аз рост ба тарафи боло бардошта мешавад.

- ?! 1.** Оиди жанри лапар нақл карда диҳед.  
**2.** Суруди «Болалик»-ро пурра ичро кунед.

### **Дарси 5. ЯЛЛА**

Ялла жанре мебошад, ки аз бисёр ҷиҳатҳо, хусусан, рақсӣ будан ва дар ҷараёни эҷод иштирок кардани гурӯҳи мусиқиҷон ба лапар (ё ҳуд бадеҳа) монандӣ дорад. Дар эҷодиёти мардуми тоҷик бештар дафсозӣ ном жанри мусиқӣ маъмул мебошад, ки бо ёрии сози мусиқии даф сароида шуда, ба ялла монандӣ дорад. Ялла бештар ба ҳалқи ӯзбек тааллуқ дорад. Агар дар бадеҳасароӣ аз ду тараф ҳондани иштирокчиён шарт бошад, дар ялла ягонагии шеър, тарона ва рақс афзалият дорад. Инчунин, ялла аз бадеҳасароӣ бо шакли нақаротиаш фарқи калон дорад. Дар он яккахон ба рақсу бозӣ даромада, қитъаҳои шеъриро мөхонад, нақаротро гурӯҳи бисёрнафара якҷоя месароянд. Ба ялласароӣ навоҳои рақсии доира ва ансамбли созҳои гуногуни мусиқӣ ҷӯр мешаванд.

#### **○ Яллаи ҳалқии «Яллама ёрим»-ро гӯш кунед.**

##### **ЯЛЛАМА ЁРИМ**

**Тези миёна**



Қал- дир- ғоч қо- ра э- кан, Қа- но- ти о-

ла э- кан, Ёш-лик- да- ги үр- тоқ- лар Бир у- мр-га  
 Накарот:  
 дўст э- кан. Ял- ла- ма ё- рим, ял- ло- ла, ял- ло- ла-  
 шай- лик, үр- тоқ- ла- шай- лик, Уч-та - тўрт-та  
 бир бў- либ, сух- бат- ла- шай- лик.

 Ба нотаи нуқтаноки дар матни суруд вучуд дошта эътибор дихед. Якто нуқтаи ба тарафи рости нота гузошта шуда, кашиши ҳамин нотаро боз ба нисфи баробар зиёд шуданашро аз хотир набароред:



## СУРУДИ СУЛҲХОҲОН

### Тези миёна

То кай но-ри чанг, Сў- зо- над ча-  
 хон? *tr* To кай фар-ки хун, Чис- ми

кү- да- кон? Бар-хез баҳ- ри сулҳ  
 Эй навъ-и ба- шар. Хал-қи ҳар киш-вар,  
 Ах- ли ҳар за- бон! Мо бе-шу-мо-рем, дар ҳар ди-ё-рем,  
 Од- дӣ мар-ду- мон, ам- во- чи ко- рем. Қат- лу ғо-рат-  
 Барои хотима | 8 | Барои хотима  
 ро, ҳам а- со- рат- ро. рат- ро.

?!

1. Оиди жанри ялла нақл карда дихед.
2. Жанри ялла бо кадом чиҳатҳояш аз лапар фарқ мекунад?
3. Таассуротҳои аз суруди «Аз мо ба шумо кӣ лозим?» гирифтаатонро нақл карда дихед.
4. Суруди «Болалик»-ро аз ёд сароед.

## Дарсҳои 6–7. СОЗҲО (АСБОБҲО)-И МУСИҚИИ МИЛЛИЙ

Созҳои мусиқии миллии ўзбек ва тоҷикро, ки ба ҳамдигар хеле монанданд, ба З ғурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст:

а. Созҳои торӣ;

- б. Созҳои нафасӣ;
- в. Созҳои зарбӣ.

Дар созҳои торӣ воситаи овозҳосилкунӣ гуногун мешаванд. Аз ҷумла, торҳои дутор ва дӯмбуаро бо нӯги ангуштон зада, онро менавозанд.




Дутор



Танбӯр

Торҳои танбӯрро бошад, бо ёрии «нохун»-и маҳсус (аз маъдан сохта мешавад), ки ба ангушти ишоратӣ андохта онро менавозанд.

Қонун ё шоҳруд низ бо ёрии нохунакҳои ба ангушт пӯшидашаванда навохта мешавад.



Қонун


Созҳои мусиқии рубоби қашқарӣ, рубоби афғонӣ ва уд ба воситаи мизроб (медиатор) навохта мешавад.



Рубоби қашқарӣ



Рубоби афғонӣ



Уд



Уд

Созҳои гуногуни мусиқиро бо ёрии камонча низ навохтан мумкин аст. Сато, ғиччак, қўбиз – созҳои ториву камонӣ мебошанд.



Ғиччак

Сато

Қўбиз

Чанг сози мусиқиест, ки бо ёрии ду чўбча зада ва навохта мешавад.



Чанг



## АЧАМ II (тарона)

Тези миёна



## БА МАН ҲАМА БАРОБАР

Шеъри **А.Бобочон**

Оҳанги **А.Амонов**

Тези миёна

Тў-би ду-ран-га, До-рам ман ак-нун. Бо- зй ме-ку-нам,  
Raф-та ба бе-рун. Ту- ро ҳам хир-сак, Ту- ро ҳам хар-гўш.  
На- ме- ку- нам ман, Ас- ло фа- ро- мўш.  
Бех аз як- ди- гар.

Тўби дуранга,  
 Дорам ман акнун.  
 Бозӣ мекунам,  
 Рафта ба берун.  
 Туро ҳам хирсак.  
 Туро ҳам харгӯш.  
 Намекунам ман  
 Асло фаромӯш.

Ман бо шумо ҳам  
 Бозӣ мекунам.  
 Ман шуморо ҳам  
 Розӣ мекунам.  
 Ҳамаи шумо  
 Ба ман баробар.  
 Ҳар яки шумо  
 Беҳ аз яқдигар.

**?! 1.** Дар мисоли нотаи зерин ба андозаи 3/8 мувофиқ хатҳои тақт гузоред:

### ҚУВНОҚ БОЛАЛАР (БАЧАҲОИ ШОДОН)

Оҳанги **Ҳ.Муҳаммедова**

#### Шўхтар

**?! 2.** Созҳои миллии мусиқӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?  
 3. Созҳои ториро ном ба ном гӯед.  
 4. Номи асбобҳои торӣ-камониро гӯед.  
 5. Номи асбобҳои тории бо чӯб зада менавохтаро гӯед.



## РИВОЯТ ДАР БОРАИ РУБОБИ АФГОНИЙ

Хони Бухоро духтаре доштааст, ки дар хусну чамол беҳамто. Вале ўро бехобӣ азоб медодааст. Хон ҳамеша боғаму ташвиш мегаштааст. «Мабодо духтарам мурда нағонад», – гуфта метарсидааст. Табибе нағондааст, ки ўро нишон надода бошад. Вале духтарак шифо наёфта, аҳволаш рӯз аз рӯз бадтар мешудааст. Духтаракро пагоҳирӯзӣ назди ҳавз мебаровардаанд. Бегоҳӣ бошад, боз ба даруни қаср дароварда мешинондаанд. Чашмони духтари хон ба товусҳои дар назди ҳавзи боғ мегашта афтида, ба хаёл ғӯта мезадааст. Онҳоро хеле дўст медоштааст. Дар вақти болу пари худро кушодани товусҳо дили вай андаке таскин ёфта, ҳангоми бозӣ кардани онҳо шодӣ мекардааст. Доимо: «Ҳамин товусҳо ба гап даромада, суруд хонда, ба рақс дароянд-ку?» мегуфтааст.

Ағонбачае, ки дар Бухоро истиқомат мекардааст, аз ин гапҳо хабардор шудааст. Ў устои мөхир буда, ҳатто ба чӯби хушк ҳам «ҷон медаровардааст». Ҳамин бача тамоми ҳунари худро ба кор бурда, як асбоби товусмонанд сохтааст. Онро гирифта ба қасри хон ҳозир шудааст. Бо хон рӯбарӯ шуда: «Ман ба духтари шумо шифо мебах-



«Ҳаёл». Мусаввир  
**Алишери Мирзо.**

шам», — гуфтааст. Хон розӣ шудааст. Афғонбача ба боғ даромада, рӯ ба рӯйи духтари хон нишаста, асбоби товусмонаанди сохтаашро навохтан гирифтааст. Аз оҳанги гоҳ шӯҳ, гоҳ ором ва гоҳ ғамгини асбоб оҳиста-оҳиста хоби духтари хон омадааст. Беҳуда нагуфтаанд, ки «хоб ба дард даво, ба бемор шифо». Афғонбача асбобашро навохтан гирифтааст, духтар ҳамоно хоб мерафтааст. Бо мурури замон духтар ба афғонбача маъқул шудааст. Бо зиёдтар шудани меҳри худ асбоби худро дигархелтар менавохтагӣ шудааст. Боре хон «Духтарам чӣ кор карда истода бошад, як хабар гирам», гуфта ба боғ баромада дидашт, ки хондухтар хоб рафтаасту дар наздаш афғонбача асбобашро навохта ғамгин нишастааст. Ин ҳолро дид «Сари духтарамро мабодо гаранг накунад» гӯён ба фикр афтода, бачаро аз боғаш рондааст.

Духтарак аз дард халос шудааст. Вале афғонбачаро ёд карда, хеле ҷустуҷӯ карда, аз ҳеч ҷо даракашро наёфтааст. Хон аз сиҳат шудани духтараш хурсанд шуда, ўро ба писари хони мисли худаш бой ба занӣ медиҳад.

Афғонбача асбоби ба хотири духтари хон сохтаашро навохта мегаштааст. Ҳангоми навохтани ўбекобон ба хоб рафта, касалҳо шифо мейёфтаанд.

Ҳамин тавр, асбоби сохтаи афғонбача «Рубоби афғонӣ» ном гирифтааст.

(Аз китоби «**Асотир, ҳикоят ва ривоятҳои ўзбекӣ**»)

## **Дарси 8. СОЗХОИ МУСИҚИИ НАФАСӢ ВА ЗАРӢ**

Чашнҳои анъанавии мардумӣ, маросимҳои сайр ва тӯйро бе садои карнаю сурнай ва доираву нағора тасаввур кардан намешавад. Зоро ин созҳо дар ҳаёти маънавии мардум пеш аз ҳама чун даракдиҳандай шодиву сурур мавқеи муносиби худро ёфтаанд.




Сурнай



Карнай



Доира



Нағора

Файр аз инҳо най, қўшнай, сибизиқ ва буламон, чангқобиз (лабчанг) барин созҳои нафасӣ низ мавҷуданд.



➊ Дар ичрои асбобҳои нафасӣ ва зарбӣ оҳангҳо гӯш кунед.



## ҚАТОРОВОЗИ МИНОР

Қаторовози минорӣ ба монанди мажор аз овозҳои зинаҳои устувору ноустувор таркиб меёбад. Дар минор ҳам овозҳои устувор ба зинаҳои I, III ва V овозҳои ноустувор бошад, ба зинаҳои II, IV, VI ва VII рост меояд.

### ля-минор

Дар баробари ин, аз ҷиҳати соҳт байни қаторовози минор ва маҷор низ фарқиятҳое ҳастанд:

Дар қаторовози минор нимпардаҳо дар зинаҳои II ва III, инчунин, дар байни зинаҳои V ва VI ба вуҷуд меоянд.

### ?! Савол ва супоришҳо барои такрори мавзӯъҳо

1. Дар барои сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ ва ўзбекӣ ҷиҳо медонед?
2. Номи асбобҳои ториро гӯед.
3. Номи асбобҳои нафасиро гуфта дихед.
4. Ҷӣ гуна асбобҳои зарбиро медонед?



### ДОИРА

Дар замонҳои хеле қадим савдогарони яке аз мамлакатҳо бо нияти савдо ба сафар баромадаанд. Роҳи онҳо аз Ҷӯли Малик мегузаштааст. Роҳ рафта, роҳ рафта, кам ҳам не, зиёд ҳам не, ба худи миёнаи хушктарини Ҷӯли Малик расидаанд.



Ногох оби онҳо тамом шудааст. Аз беобӣ яке паси ҳамдигар аз ҳол рафта, ба ҷояшон афтида мондаанд. Дармони онҳо хушк шуда, ба роҳгардӣ мадорашон на-мондааст. Дар корвони онҳо як ҷавоне низ будааст. Ў охирин оби дар машкаш бударо қатра-қатра ба даҳони ҳамсафаронаш рехтааст. Одамон каме ба ҳуд омадаанду лекин аз гармӣ ва ташнагӣ ба роҳ баромада натавонистаанд. Он ҷавон фикр карда, фикр карда, машки аз об ҳолишударо дарронда ба ҷарҳи ароба тарапанг карда қашида, онро тақартуқуркунон задан гирифтааст. Ба садои баромадаистода завқаш омада, боз саҳттар задан гирифтааст. Сонӣ онро торафт чунон саҳт задан гирифтааст, ки овози он тамоми биёбонро ба ларза андохтааст. Аз ҷунин овози ғайритабиӣ одамон низ ба ҳуд омада, ҷунбӯл кардаанд. Онҳо қувват гирифта, ҳаракат кардаанд. Овоз аз як ҷо ба ҷойи дигар, аз як теппагӣ ба дигараш паҳн шудааст. Дар охир овоз то ба корвони дигаре, ки аз он тарафи биёбон мегузаштааст, расидааст. Корвониён: «Корвон шояд ба ҳалокат дучор шуда бошад, набошад ин гуна





овоз намебароварданд, моро ба ёрӣ даъват карда истодаанд, ба онҳо расидан даркор», — гўён ба назди онҳо раҳсипор шудаанд. Ба тоҷирони ба ҳалокат дучор шуда об дода, онҳоро ҳамроҳи худ барои савдо гирифта рафтаанд. Ҳамин ки доира овози «така-така-тум, така-така-тум» ба-рорад, одамон рӯҳбаланд гардида, дар онҳо рӯҳияни далерӣ ва часурӣ бедор мегардидааст.

(Аз китоби «**Асотир, ҳикоят ва ривоятҳои ўзбекӣ**»)

### **Аз кроссворди зерин созҳои мусикии миллиро ёбед**



## ЧОРЯКИ ДУЮМ

### СУРУДХОИ ИДУ АЙЁМ (МАРОСИМИЙ)

#### Дарси 1. СУРУДХОИ ИДУ АЙЁМ (МАРОСИМИЙ)



Дар давоми таърихи тўлонии халқхое, ки дар Осиёи Марказӣ зиндагонӣ мекарданд, маросим, сайр ва бозиҳои гуногуне ташаккул ёфтаанд, ки рӯҳияи идона доштанд. Махсусан, гаҳворатӯй ё гаҳворабандон, тўйи суннатӣ, ҷашни мучал, тўйи никоҳ, мусобиқаҳои бузкашӣ, дорбозӣ барин тўю тамошоҳо ва сайру гаштҳо аз ҷумлаи онҳоянд. Пешвозгирии қариб тамоми идҳои оммавӣ ва маросимҳо бисёр вақт ба охири тирамоҳ рост омада, он то аввали баҳор, ки оғози мавсими нави меҳнатӣ ба шумор мерафт, давом кардааст. Чунки айнан дар ҳамин вақт дехқонон корҳои ҳосилғундориро ба охир расонида, барои истироҳат вақти зиёдтар пайдо мекарданд.

Ҳангоми гузаронидани чунин тадбирҳои оммавӣ мусиқӣ мақоми маҳсусе дошта, садои ансамбли иборат аз сурнай, карнай ва нағораю доира тантанавор танинандоз мешуд. Ин созҳои мусиқӣ дар як вақт ду вазифаро ичро мекарданд: воситай бадей ва ҷаравандозӣ. Агар садои карнай ва сурнай аз як тараф аҳолиро аз оғозшавии тантана ё ҷашнвора ҳабардор кунад, аз тарафи дигар созу

навоҳои ин ансамбл ичрокарда ҳиссиёти шодманиро ифода мекунад.

Оиди ҳар як тамошо оҳангҳои маҳсуси ичрокунанда низ ба вуҷуд омадааст. Масалан, дорбозӣ ва тамоши лӯҳтакбозӣ дар зери садои оҳангҳои бо номи «Дорбозӣ», «Дучава», «Чарх» намоиш дода мешудааст.


Ҳангоми баромади масҳарабозон ва ҳаҷвнигорон, инчунин «Аспдавонӣ» оҳангҳои ба мисли «Аз-аз», «Юз бир», «От эрони» ва «Норим-норим» навохта шудаанд.

Дар баробари ин дар маросимҳои тӯйи идҳо ва сайру гашти халқӣ суруд ва ашӯлаҳо низ сароида шудаанд.

### ⦿ Оҳанг «Чарх II»-ро гӯш кунед ва барои тавсифи он кӯшиш кунед.

#### ЧАРХ II

Тез



## ▲ Машқҳои шифоҳиро ичро кунед.

a) Бесаросемагӣ

б)

## ▲ Банд-банд сароидани суруди «Бачаи хуб»-ро омӯзед.

### ЯХШИ БОЛА (БАЧАИ ХУБ)

Шеъри **П.Мўмин**

Оҳанги **Н.Норхўчаев**

#### Миёна

Хам- ма жой - га я - ра - ша - ди ях- ши бо - ла -  
ях-ши бо-ла. Уй и- ши- га қа- ра- ша-ди  
ях-ши бо-ла, ях-ши бо-ла.  
Уй - наб ю - риб се - ви - на - ди ўз - у - зи-дан,  
ях - ши - ли - ги се - зи - ла - ди  
юз - кў - зи - дан, юз - кў - зи - дан, юз - кў - зи - дан.  
Koda  
Я - шай- вер-син ҳам-ма жой-да ях - ши бо-ла, ях - ши бо-ла.



Мактабидан қолмайди кеч,  
Яхши бола-яхши бола.  
Икки баҳо олмайди ҳеч,  
Яхши бола-яхши бола.  
Иш буюрсанг дейди кулиб:  
«Ҳўп бўлади», «ҳўп бўлади»,  
Шериклари — ўртоқлари  
Кўп бўлади, кўп бўлади.

Яшайверсин ҳамма жойда  
Яхши бола-яхши бола.  
Келтиради элга фойда  
Яхши бола-яхши бола.



1. Аломати баргардонандай дар хати нотаи суруди «Бачаи хуб» дучоршавандаро муайян кунед.
2. Шеъри сурудро аз ёд кунед.

### **Дарсҳои 2–3. СУРУДҲОИ МАРОСИМИ ТЎЙ**

Тўй — «бо номи худ расидан ба дидори ёру дўстон, хешу табор, пухтани таомҳои болаззат, гўш кардани оҳангү сурудҳои дилнавоз, тамошои гўштину бузкашӣ ва хандаю хурсандӣ кардан аст<sup>1</sup>».

Дар маросимҳои тўёна мусиқӣ мавқеи муҳим дорад. Дар он ҳам созҳои мусиқӣ ва ҳам таронаву сурудҳо мақоми маҳсус доранд. Аз ҷумла, дар маросимҳои тўёна савту садои ансамбли иборат

---

<sup>1</sup> Махмуд Сатто р. «Ўзбек удумлари». Т. Фан. Соли 1993. Сах. 113.

аз карнай, сурнай ва нағора ба аҳолӣ аз оғоз шудани тўй хабар дода, дар шунавандагон рӯҳияни мутантани идонаро бедор карда, ба рақсу бозӣ даъват мекунад ва ба он низ чўр мешавад.

Дар тўйҳо одатан савту суруди «Наво», «Чархи Наво», «Султон-бегӣ» ва ғайраҳо ичро карда мешаванд.

### **СУРНАЙ НАВОСИ (НАВОИ СУРНАЙ)**

**Вазнин**

The musical notation consists of four staves of music. The top staff is for the Surnay (Oboe), starting with a C major chord (C, E, G). The second staff is for the Tabors (Tambourines), showing eighth-note patterns. The third staff is for the Daf (Hand Drum), and the fourth staff is for the Korgut (Small Tambourine). The music is in 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#).

«Ёр-ёр» яке аз намунаҳои беҳтарини сурудҳои ҷашнворагӣ мебошад, ки онро занҳо ҳангоми гирифта бурдани арӯс ба хонаи шаҳ (домод) месароянд. Рӯзи дигари тўйи арӯсӣ пагоҳирӯзӣ падару модар, хешу табор ва ҳаққу ҳамсоягони шаҳ маросими «Салом» («Келинсалом»)-ро мегузаронанд. Шахси маҳсуси «Келинсалом»-хонанда бо оҳанги маҳсус салом меҳонад ва арӯс салом медиҳад.

## ЁР-ЁР

Оханги халқы

### Тези миёна

Хай - хай ў-лан, жон ў-лан(о) ке-лин кел-ди,  
ёр - ёр - ро ке-лин кел-ди, Кү-шик  
би - лан (о) түй би - лан(о) ке-лин кел-ди.

Дар байни халқи точик суруди «Ёр-ёр» чунин суруда мешавад:

Рафтем роҳи дуродур,  
ёр, ёр, ёроне.

Овардем ниҳоли гул,  
ёр, ёр, ёроне.

Ин гула кучо монем?  
ёр, ёр, ёроне.

Дар ҳавлии Мирзогул,  
ёр, ёр, ёроне...

Мирзогули бебокӣ,  
ёр, ёр, ёроне.

Ман ангуру ту токӣ,  
ёр, ёр, ёроне.

Аз барои як ангур,  
ёр, ёр, ёроне.

Мепечам ба ҳар шохе,  
ёр, ёр, ёроне.

Омад, омадат гардам,  
ёр, ёр, ёроне.  
Қаду қоматат гардам,  
ёр, ёр, ёроне.



## МУНОЧОТ

Вазнин

сол-мажор

Донишомўзони азиз! Намунаи оҳангэ, ки шумо аз рўйи нота машқ кардед, аввалин навои «Муночот» мебошад, ки аз замонҳои қадим манзури ҳалқ гардидааст.

Ҳунарпешаи шоистаи Республикаи Ўзбекистон, навозанда ва оҳангсоз Имомчон Икромов (Тошканд, 1891—1980) дар ҳамин оҳанг ғазали ҳазрати Алишери Навоӣ «Сарви гулрӯ́ келмади»-ро ба суруд даровардааст.

Ин суруд чунин оғоз мешавад:



Имомчон Икромов

**МУНОЖОТ (МУНОЧОТ)**  
**(Sarvi gulro‘ kelmadi)**

Ғазали **А.Навоӣ**  
Вазнин

Оҳангӣ **И.Икромов**

Ке- ча кел - гум- дур де-бон ул



Агар эътибор дода бошед, суруди «Муночот»-и зерин аз порчай «Муночот»-и шумо аз рўйи нота суруда то дарачаи маълум фарқ мекунад. Аз чумла, оҳанги равиши суруд бо андозаи такт (зарба)-и 4/4 набуда, балки ба андозаи такти 2/4 дода шудааст.

И.Икромов дар оҳангҳои мумтози «Чўли Ироқ» ва «Ачам» низ ғазалҳои А. Навоиро омезиш дода, онро ба ҳалқамон тақдим намудааст. Баробари ин, аз ҷониби И. Икромов як қатор сурудҳо ба мисли «Сўлим», «Индамади», «Гул тераман саралаб», «Топилмас», «Қоши қаросини кўринг», «Ул қаро кўз», «Ким десун» дар дили ҳалқамон мустаҳкам чой гирифтааст.



### **БА МУАЛЛИМ**

Шеъри **Ф.Исҳоқӣ**

**Оҳанги ҳалқӣ**

#### **Миёна**



Ҳар ку-ҷо бо-шам, му-ал-лим, пос медорам ту-ро,



Муттасил ёд о-ва-рам дар раф-ти ҳар ко-рам ту-ро,



Бо са-до-қат ҳур-ма-ти

бе-ин-ти-ҳо

бе- ин-ти-ҳо до-рам ту-ро, Ҳо-зи-ру  
 ғо- иб ҳа-ме- ша ҳам-да-му ё- рам ту-ро,  
 Дар фу-рӯ- ғи ба-хт хо- ҳад ча-ш- ми бе- до-  
 рам ту- ро.  
 1.      |  
 2.

Ҳар кучо бошам, муаллим, пос медорам туро,  
 Муттасил ёд оварам дар рафти ҳар корам туро,  
 Бо садоқат ҳурмати беинтиҳо дорам туро,  
 Ҳозиру ғоиб ҳамеша ҳамдаму ёрам туро,  
 Дар фурӯғи баҳт хоҳад чаши ми бедорам туро.

### Н а к а р о т :

Оҳ, муаллим, муаллим,  
 Ҷон, муаллим, муаллим  
 Пос медорам туро, муаллим,  
 Ҳамдаму ёрам туро, муаллим.

Чомаҳо аз ақлу дониш бар тани дил дўхтӣ,  
Шамъи илму маърифат бар ҷони мо афрӯҳтӣ,  
Хидмату ҳубби Ватанро баҳри мо омӯҳтӣ,  
Чун мураббии фидой соҳтиву сўхтӣ,  
К-ин қадар миннатгузору нек ғамхорам туро!

## Н а к а р о т :

Ох, муаллим, муаллим,  
Чон, муаллим, муаллим  
Пос медорам туро, муаллим,  
Ҳамдаму ёрам туро, муаллим...

?!

1. Кадом суурдхой түёнаро медонед?
  2. Дар мисолхой нотавии зерин нимпардагиҳо дар байни кадом овозҳо чойгир шудаанд?



## **Дарси 4. РАКСХОИ ХАЛКЙ**

Рақс – ин яке аз навъҳои санъат буда, дар он эҳсосоти инсонӣ ва ягон воқеаи маълум ба воситай ҳаракатҳои даст, пой ва тана ифода карда мешавад. Ҳар як ҳалқ ба мисли суруд ва оҳанғояш ба рақсхои миллии худ низ соҳиб аст.

Дар қатори чунин рақсҳои халқҳои ўзбеку точик боз «Лазгӣ», «Дилхироҷ», «Тановар», «Полкаи Андиҷон» ва дигарҳоро гуфтан мумкин. Ин гуна рақсҳо, одатан, дар ҳар гуна идҳои халқӣ, тӯю маросимҳо ва ҷамъомадҳои оиласӣ намоиш дода мешудаанд.

Рақсҳои халқӣ ба ҳусусиятҳои миллии ба худ хос соҳиб буда, онҳо дар оҳангҳои рақсӣ, дар ритм ва ҳаракатҳои раққосӣ хеле равшан намоён мегарданд. Масалан, рақси «Камаринча»-и русӣ бо ҷозибаи ба худ хос ва ҳазломез буданаш диққат ҷалбкунанда мебошад.



## КАМАРИНЧА (КАМАРИНСКАЯ)

Ҳазломез



Дар рақси шӯхи «Гопак»-и украинӣ ҳаракатҳои ҷолокиу ҷаққонии инсон ифода карда мешавад.



## ГОПАК

Ҷаққон



Дар суруди рақси «Булба»-и белорусҳо аз шинондани картошка<sup>1</sup> сар карда, то чамъ карда гирифтани ҳосили он чараёни меҳнат тасвир ёфтааст.



## БУЛБА (БУЛЬБА)

Шодон

*mf*

Из меш - ка бе - ри кар- тош - ку и пи- тай- ся  
по - нем - нож - ку; мо- жешь есть е - ё ва- рё- ной

*f* Припев:

иль в мун - ди - ре за- пе- чён - ной. Трам - там - там, та-ра-

I.

рам, там - там, без кар - тош - ки

2.

ху - до нам, без кар - тош - ки ху - до нам.



<sup>1</sup> Калимаи «картошка»-ро дар забони белорусй «булба» меноманд.

Дар рақси «Шағала» (Чагалай)-и қароқалпоқ ұсақатхой миллии халқынан сурудхояш вобаста мебошад. Дар ин чараён мөхире шикор кардани қуши чағалай ба воситаи ҳар гуна ұсақатхой бадей тасвир ёфтааст.

## ШАҒАЛА

### Суруд ва рақси халқии қароқалпоқ

Шодон, тез

Shaq sha-g'a- la sha- g'a- la Jap- tin' bo-yin ja- g'a- la  
I- lay suw-da ba- liq bar A- lal- may-san' sha-g'a- la.



?!?

1. Дар бораи рақсҳои халқынан чихоро медонед?
2. Дар андозаи такти 2/4- чи қадар ҳисса мавҷуд аст?
3. Дар андозаи такти 3/4 -чи?
4. Дар мисоли нотаи зерин нимпардаҳо дар байнин кадом овозҳо чойгир шуданашро муайян кунед:

5. Суруд ва рақси «Шағала»-ро дар асоси нотаҳо сароед.



## Дарсҳои 5–6. ТАРОНАҲОИ АЛЛА

Мувофиқи урфу одатҳои халқӣ ба шарафи дар оила таваллуд шудани фарзанди аввалин маросими гаҳворабандон гузаронида шуда, аз ҳамон вақт эътиборан дар ҳаёти кӯдак давраи 2–3 сол давомкунандаи «гаҳворагӣ» ё «ширхорагӣ» оғоз мешавад. Модар бо мақсади хобонидани кӯдаки худ гаҳвораро нарм-нарм ҷунбонда, суруди маҳсусеро меҳонад. Аз он сабаб, ки ин суруд ҳангоми дар гаҳвора хобидани кӯдак ҳонда мешавад, онро «Алла» ё «Суруди гаҳвора» меноманд. Дар ин таронаи эҷодкардаи модар калимаю ибораҳои таскинбахшанда, ҳамчунин мисраъҳои шеърие гуфта мешаванд, ки орзую умеди чашмдоштаи модарро аз фарзанд ифода мекунад. «Фарзанде, ки алла шунидааст, дар оянда нисбат ба падару модараш пурмеҳр, имонноку эътиқодманд, ба халқу Ватанаш содиқу ватанпарвар ва ба одамон ҳамдард мешавад»<sup>1</sup>.

### Сурудҳои «Алла»-ро гӯш карда, таассуротҳои аз он гирифтаатонро гуфта дихед.

#### АЛЛА

Алла ай-тай, жо-ним  
Алла ай-тай, жо-ним  
бо-лам, қу-лоқ сол-гин, ал - ла.  
бо-лам, ши-рин қў-зим, ал - ла.

<sup>1</sup> Асрларга тенгдош қўшиқлар. Мураттибон: Й. Абдураҳмонов, Ч. Эшонқулов Тошканд. 1991, саҳ 5.

Ши - рин ал - лам тинг - лаб ас - та  
 Сен қу - вон- чим, иф - ти - хо - рим,  
 ух - лаб қол - гин, ал - ла.  
 кү - пар кү - зим, ал - ла.

Суруди алла аз ҷониби оҳангсоз ва ҳофизони ҳалқӣ низ әчод мешаванд. Аз ҷумла суруди «Алла» и оҳангсози машҳури австриягӣ Волфганг Амадей Мотсарт машҳур буда, он ба забони ўзбекӣ ин тавр суруда мешавад:

### АЛЛА

**Саросема нашуда**

Оҳанги **В.Мотсарт**

Ёт, бо - лам, ух - ла кү - зим,  
 Уй - лар - да ўч - ди чи - роқ.  
 Ух - лар а - сал- а - ри - лар,  
 Ух - лар ба - лиқ - лар типч - роқ.  
 Кўк - да ой яр - қи - рай - ди.



Де - ра - за - дан қа - рай - ди.



Күз - ла - ринг юм - гин, қү - зим,



Ёт, болам, ухла қүзим,  
Уйларда ўчди чироқ.  
Ухлар асаларилар,  
Ухлар балиқлар тинчроқ.  
Күкда ой ярқирайди.  
Деразадан қарайди.  
Күзларинг юмгин, қүзим,  
Ёт қувончим, қундузим,  
Аллаё, алла



### РИВОЯТ ДАР БОРАИ «АЛЛА»

Аз рўйи ривоятҳо Одамато ва Момоҳаво дар ҷаннат ба ҳамдигар дил бохта, дугоникҳоро ба дунё овардаанд. Аз чунин марҳамати худо сари Одамато ба ҳаво расида, ба шикор баромадааст. Ҳама ҷо осудаву осоишта буда, танҳо овози гирия бетоқатонаи ду кўдак ин осудагиро вайрон мекардааст. Момоҳаво чӣ кор карданашро

надониста, аз чой бархостааст, ки аз дилаш ким-чй хел суруди ҷозибадори алла танинандоз гардидааст:



Алла, ҷону дили ман,  
Накун хира дили ман,  
Дадаҷонат дар шикор,  
Алла ҷонам, аллаё.

Аз рўйи гуфторҳо, аллаи бори аввал дар рўйи ҷаҳон ба қўдакон гуфташуда айнан ҳамин тавр оғоз шуда будааст... Тамоми сурудҳои рўйи ҷаҳон низ аз аллаи модар ибтидо гирифтааст. Пайдоиши сурудҳои таскинбахшанда, ки мо онро осудаҳолона гўш мекунем, низ ба аллаи модар тааллук дорад.

(Аз китоби «**Сурудҳои ба асрҳо баробар**»)



## ПАРДАИ СОЛ-МАЧОР

Дар лаҳни сол-мачор нимпардаҳо дар байни овозҳои си ва до (зинаҳои III–IV) ва фа-диез сол (зинаҳои VII–I) ҳосил мешавад. Ҳар як овозҳои зинаҳои боқимонда (I–II, II–III, IV–V, V–VI, VI–VII) байни ҳамдигар дар фосилаи I парда ҷойгир шудааст.

Ҳамин тариқ, зинаҳои I, III ва V зинаҳои устувор буда, зинаҳои II, IV, VI ва VII бошад, зинаҳои ноустувор мебошанд.

Сол-мачор      пардаи 1/2      пардаи 1/2

I      II      III      IV      V      VI      VII      I-(VIII)



1. Суруди «Алла»-ро аз ёд кунед.
2. Дар мисоли зерин чӣ гуна аломатҳои (алтератсия) баланд, ё паст шудани овозҳо истифода шуданашро муайян кунед:

## ОЛМАНИ ОТДИМ (СЕБРО ПАРТОФТАМ)

### Ҳазломез

3. Андозаҳои зарби мисолҳои зеринро муайян кунед:



## ГАР НАМЕДОНӢ, БИДОН

Оҳанги халқи тоҷик

Миёна



1. 2.





## ШОД БА МАКТАБ РАВЕМ

Шеъри Н.Розик

Оҳанги А.Амонов

### Шодон

1. Дар ба - фа - ли мо ки - тоб,  
Лаб - ла - би рӯ - ди пур - об,  
Мис - ли - са - бо бо - ши - тоб,  
бо - ши - тоб, бо - ши - тоб

Нақарот:  
Шод ба мак - таб ра - вем,  
Шод ба мак - таб ра - вем,  
шод ба мак-



Дар бағали мо китоб,  
Лаб-лаби рўди пуроб,  
Мисли сабо бошитоб

Субҳи Ватан дилкушо,  
Роҳати чашмони мо,  
Хандакуонон ҳар пагоҳ,

**Нақарот:**

Шод ба мактаб равем,  
Шод ба мактаб равем.

**Нақарот:**

Шод ба мактаб равем,  
Шод ба мактаб равем.

**?**

1. Таронаҳоеро номбар кунед, ки бо «Гаҳворабандон» алоқаманд башанд.
2. Суруди «Ёр-ёр» дар кадом маросим хонда мешавад?
3. Оё шумо оҳанги «Дорбоз»-ро шунидаед?
4. Суруди «Шод ба мактаб равем»-ро аз ёд кунед.

### **СУПОРИШҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНИЙ**

#### **1. Сурудҳои халқӣ бори аввал аз тарафи кихо оварида шудаанд?**

- А) Аз тарафи дехқонҳо, ҳунармандҳо, донишмандон.
- Б) Аз тарафи оҳангсозон.
- В) Аз тарафи композитор ва шоирон.

#### **2. Чи гуна сурудҳоро «Сурудҳои меҳнатӣ» мегӯянд?**

- А) Сурудҳои дар васфи ватанпарварӣ гуфта шударо.
- Б) Сурудҳои бачагонаро.
- В) Сурудҳои бо фаъолияти меҳнат вобаста бударо.


**3. Асбобҳои торӣ-камонӣ дар қадом қатор дуруст нишон дода шудааст?**

- А) Чанг, рубоби афғонӣ, дутор.
- Б) Фичҷак, сато, қўбиз.
- В) Уд, танбӯр, конун.

**4. Чиро «Ялла» мегӯянд?**

- А) Ҷамоаи созандагонро.
- Б) Суруд ва рақси дар шакли банд-нақарот бударо.
- В) Ҷамоаи навозандагони асбобҳои ториро.

**4.**



- 1. Жанри оҳанг ва рақси дар шакли нақарот ва банд буда?
- 2. Аввалин суруде, ки тифлон мешунаванд?
- 3. Рақси халқии украинӣ.
- 4. Рақси халқии белорусӣ.
- 5. Асбобҳои миллии зарбии халқҳои тоҷику ўзбек.

## ЧОРЯКИ СЕЮМ

### СУРУДХОИ МАВСИМИЙ

#### *Дарси 1. СУРУДХОИ МАВСИМИЙ ВА МАРОСИМИЙ*

Халқи точик ва ўзбек маросимҳои анъанавӣ ва ҷаҳонвораҳое доранд, ки ба моҳҳои сол ва фаслҳо бахшида шудаанд. Масалан, дар фасли баҳор Иди Наврӯз ботантана ҷаҳон гирифта шуда бошад, оиди сайри лола ва оғози меҳнати дехқонӣ маросими «Шоҳ мойлар» гузаронида шудааст.

Инчунин, агар дар фасли тирамоҳ корҳои ҷамъоварии ҳосил гузаронида шаванд, дар фасли зимистон гапу гаштакҳо мегузарониданд. Дар эҷодиёти шифоҳии мусиқии халқӣ низ сурудҳо ба воситаи ана ҳамин гуна мавсимиу маросимҳо пайдо шудаанд.



Зимистон

- Суруди «Барфбўрон»-и оҳангсоз Аваз Мансуровро гўш кунед ва мазмуни онро гуфта дижед.



## ҚОРБЎРОН (БАРФБЎРОН)

Шеъри **М. Абдушукурова**

Оҳанги **А. Мансуров**

### Шодон

♩ = 80

Sheet music for piano, treble clef, common time, key signature of one sharp. The music consists of two staves. The top staff starts with a sixteenth-note pattern followed by eighth notes. The bottom staff starts with eighth notes. There are dynamic markings like trills and grace notes.

♩ = 80

Sheet music for piano, treble clef, common time, key signature of one sharp. The music consists of two staves. The top staff starts with a sixteenth-note pattern followed by eighth notes. The bottom staff starts with eighth notes. There are dynamic markings like trills and grace notes.

Musical score page 1. The music is in common time with a key signature of one sharp. The vocal line consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics are: "Зар - ра - зар - ра, зар-рин қор," and "Шош-ма, сен-да ар-зим." The piano accompaniment features chords in the right hand and bass notes in the left hand. A dynamic marking "mf" is present in the piano part.

Musical score page 2. The vocal line continues with the lyrics: "бор." (bor), "Зар -ра-зар-ра, зар-рин қор," and "Шошма, сенда арзим." The piano accompaniment maintains its harmonic and rhythmic patterns.

Musical score page 3. The vocal line includes the lyrics: "бор." (bor), "Ха-де- май кел-са бў-рон" (Ha-de-may kel-sa bu-ron). The piano accompaniment provides harmonic support with sustained notes and chords.

Musical score page 4. The vocal line concludes with the lyrics: "Кор-бў-рон ўй- най так - поп." (Kor-bu-ron uй-nay tak-pop) and "Ха-де-май кел-са бў-рон," (Ha-de-may kel-sa bu-ron). The piano accompaniment features a prominent bass line and chords.

I.

Корбүрон ўй-най так-роп.

2.3 Иккиси

Кор - бў - ро - ну қор - бў - рон,

Со-ла-сан бун-ча су -рон.

Чин-дан бўл-санг паҳ-ла-вон,  
Бел-ла-шай-лик, қор-бўрон!

Раҳмат: — Зарра-зарра, заррин қор,  
Шошма, сенда арзим бор.  
Хадемай келса Бўрон,  
Қорбўрон ўйнай такрор.

Бўрон: — Учиб келдим, мана мен,  
Қани, қўрсат кучингни!  
Чанғида уч, чана мин,  
Қор отиб, ол «ўчингни».

Нақарот:

Иккиси:— Қорбўрону қорбўрон,  
Соласан бунча сурон.  
Чиндан бўлсанг пахлавон,  
Беллашайлик, қорбўрон!

Раҳмат: — Кўп мақтанма сен, Бўрон,  
 Менга тенг келолмайсан.  
 Мен бошласам ўйинни —  
 Бош кўтара олмайсан.

▲ **Машқҳои шифоҳиро ичро кунед.**

a)

b)

▲ Суруди «Биз аскармиз»-ро дар андозаи 4/4 дирижёрӣ карда, бо нотаҳо гўед. Дар зинаи баъдина бо бандҳои шеър ва нақароташ якҷоя ичро кунед.

**БИЗ АСКАРМИЗ (МО АСКАРЕМ)**

Шеъри **И. Раҳмон**

Оҳанги **Н. Норхўчаев**

**Бо суръати маршона**

Биз ас- кар- миз, пос- бон-миз, У -луг йўл- да кар- вон - миз.

Тинч-лик у- чун қал- қон- миз, Хеч бу -зил - мас қўр-ғон-миз.

Биз ас- кар- миз, пос- бон-миз, У -луг йўл- да кар- вон - миз.



Тинч-лик у- чун қал- қон- миз, Ҳеч бу -зил - мас қўр-ғон-миз.

Нақарот:



Бир, ик-ки, уч, бир, ик -ки... Ай- тинг, мар-ра ким-ни -ки? Ал-



бат мар-ра биз-ни-ки, Жа-сур ўғ-лон, қиз-ни -ки. Ал-



бат мар-ра биз-ни-ки, Жа-сур ўғ-лон, қиз-ни -ки.

Она юрт Туркистонда,  
Еру осмон, уммонда  
Чиниқиши қўймаймиз,  
Тинчлик куйин куйлаймиз.

Нақарот:

Бир, икки, уч, бир, икки...  
Айтинг, марра кимники?  
Албат марра бизники,  
Жасур ўғлон, қизники.

?

1. Таассуротҳои аз шеъри «Қорбўрон» гирифтаатонро гуфта дихед.
2. Суруди «Биз аскармиз»-ро аз ёд кунед.



**Бахшии халқӣ  
Умарқул Пўлкан ўғли**

## **Дарсҳои 2–3. СУРУДҲОИ ФАСЛИ ЗИМИСТОН**

Маълум аст, ки дар фасли зимиston ҳам деҳқон ва ҳам замин дам мегиранд. Ана дар чунин фосила аҳли маҳалла, ҳаққу ҳамсояҳо, хешу таборон, бачагони ҳамсол ҷамъ шуда, гапу гаштакҳо мегузарониданд. Ин гуна гаштакҳо асосан «барои рӯзҳои дарози зимиstonро обод, пурмазмун ва бо табъи баланд гузаронидан ташкил мешуданд»<sup>1</sup>.

Дар гаштакҳо дар баробари меҳмоннавозӣ, сўхбатҳои самимона, бозиҳои гуногун шеъру ғазалхонӣ мекарданд, суруду тарона меҳонданд. Аз замонаҳои қадим дар байни мардуми тоҷику ўзбек достонҳои «Шоҳномаҳонӣ», «Алпомишхонӣ», «Гўрӯғлиҳонӣ», «Авазхонӣ», бахшиҳонӣ, шеъру ғазалхонӣ, ромишгарӣ, мақомхонӣ айнан дар чунин сўхбатҳои шабона оросташаванда баргузор мегардида. Асбоби дўмбира (баъзан қўбиз, дутор) бошад, ба сифати сози чўршаванда истифода мешавад.

 **Мисоли зеринро дар андозаи такти 2/4 дирижёрӣ карда, дар асоси нотаҳо ичро кунед.**

### **ҚАРИ НАВО**

**Саросема нашуда**



<sup>1</sup> Маҳмуд Саттор. "Ўзбек удумлари". Фан, 1993, с. 122.



○ Суруди «Совук кимни излайди?» -ро гүшкунед ва таассуротхоятонро гуфта диҳед.



## **СОВУҚ КИМНИ ИЗЛАЙДИ ? (САРДӢ КИРО МЕЧӮЯД?)**

Шеъри П. Мўмин

**Оханги Н. Норхүчэв**

## **Тези миёна**

Со - вук ким - ни из - лай - ди,  
Ша - мо - ли физ-физ - лай - ди.  
Би - ла - сиз - ми, со - вук - дан Ким ку - либ, ким йиф- лай -  
ди. Бүл - са лан - жу дан - га - са,

Кийинволиб, шайланиб,  
Юрса ўйнаб, айланиб,  
Бўшашмаса ким агар  
Совуқ унга бўйин эгар.

Қувонтириб яна-да,  
Учиради чанада.  
Бўлинг, дея, қахрамон  
Ўйнатади қорбўрон.

### Нақарот:

Бўлса ланж-у дангаса,  
Тугмасини тақмаса,  
Совуқ тезда йикади,  
Ундан ғолиб чиқади.

### Нақарот

- ?! 1.** Аз мисолҳои нотавии зерин андозаҳои такташонро муайян кунед:

a)

б)

2. Дар суруди «Совуқ кимни излайди?» чӣ гуна аломатҳои алтератсиявӣ мавҷуд аст?
3. Дар байни кадом пардаҳои овозқатори додашуда фосилаҳои нимпарда мавҷуд буданашро муайян кунед.

## **Дарсҳои 4–5. ТЎХТАСИН ҶАЛИЛОВ**



**Тўхтасин Ҷалилов**

Хунарпешаи шоистаи Республикаи Ўзбекистон, навозанда ва бастакор Тўхтасин Ҷалилов (1896 – 1966) дар оилаи Ҷалолота ном аробакаш, ки дар шаҳри Андичон истиқомат дошт, ба дунё омадааст. Ўз хурдсолӣ дўстдори мусиқӣ буда, даставвал аз Оппоқ Охунд ва Муҳаммад танбӯрчӣ аввалин тачрибаи навозандагӣ гирифтааст. Дертар аз Юсуфчон чангнавози қўқандӣ сабки мусиқии мардумиро аз худ карда, малакаи дарки онҳоро пайдо кардааст. Ин сабакҳои устодон дар оянда Т.Ҷалиловро ҳамчун навозанда ва сарояндаи хушвожа ба воя расонида, барои эҷоди тарона, суруд ва навоҳои мардумии ў замина гузоштааст. Имрӯз бошад, бо асарҳои мусиқии бо руҳияи нави замонавӣ оғаридашудаи ў дар байни оҳангсозони ўзбек давраи нав оғоз шудааст. Сурудҳои «Ватани азизам», «Эй Ватан», «Тўй муборак», «Кокулат», «Рақс кунад»-и Т.Ҷалилов дар байни ҳалқи ўзбек машҳур аст. Дар баробари ин Т.Ҷалилов аз ҷумлаи санъаткороне мебошад, ки дар Ўзбекистон жанри драмаро ташаккул дода, барои рушди он ҳиссаи арзандаи худро гузоштааст. Аз ҷумла устод ба асарҳои саҳнавии «Ҳалима», «Рафиқон», «Гулсара», «Нурхон», «Тоҳир ва Зўҳро», «Равшан ва Зулхумор», «Ҳикояи Фарғона», «Ғунчаҳо», «Алномиши»

музиқӣ офаридааст. Т.Җалилов зиёда ба 40 зиёд асарҳои саҳнавӣ ва музикӣ эҷод кардааст.



## СИГНАЛ

Тези миёна

Musical score for 'СИГНАЛ' in G major, common time. The score consists of three staves of music. The first staff starts with a dotted half note followed by eighth notes. The second staff starts with eighth notes. The third staff starts with eighth notes.

Оҳанги **Т. Җалилов**



## НАВБАХОР

Шеъри **Н. Нарзуллаев**

Оҳанги **Г. Қўчкорова**

Тези миёна

Musical score for 'НАВБАХОР' in 2/4 time, F major. The score consists of four staves of music. The lyrics are written below the notes:

Фас-ли нав-ба-хор                    ки-риб кел-ди э-лим- га,  
За-ри-ни соч-ди қу-ёш                    биз-нинг о-на за-мин-га.  
Шо-йи яп-роқ-ла-ри-ни                    ёй-ди гў-зал би-наф-ша.

Хуш-бўй ҳид-ла-рин со-чиб, жил-ма-я-ди у биз-га. Қан-дай гў-  
 зал-ки бу ба-ҳор, бу ба-ҳор, о-лам тўл-ди гул-че-чак-ка,  
 гул-че- чак-ка. Чар-ақ-ла-ган қу-ёш ку-либ,  
 са-хо-ват қи-лар эл-га. Қан-дай гў - зал-ки бу ба-ҳор, бу ба-ҳор,  
 о - лам тул - ди гул-че-чак-ка, гул - че- чак - ка.  
 Чар-ақ - ла - ган қу - ёш қу - либ,  
 са- хо - ват қи - лар эл - га.

Баҳор чиройин кузатгин-чи сен бир он,  
 Нақадар гўзал баҳор, чиройидан бўлдик лол,  
 Бу чаман майсазорлар юртимизга ярашар,  
 Жажжигина қалбимга чексиз қувонч бағишлар.



## ЧАСОРАТИ БАХШИ

— Дарвозаро мекушоем, күчманчиҳо ба монанди мўру малаҳ зер карда омаданд, бо онҳо баробар шуда намешавад. Агар дарвозаро накушоем шаҳрро ё ба об ғарқ мекунанд, ё сўзонда ба хокистар мубаддал мегардонанд, — гуфт ҳокими шаҳри Тошканд. Ў ба монанди балову қазо зер карда омада, деворҳои қалъаро вайрон кардани душманонро дида буд.

— Ҳокимамон дуруст мегўянд, калидҳоро супоридан лозим. Онҳо бисёранд мо кам. Ҳозир онҳо зер карда даромада ҳамаамонро несту нобуд мекунанд, — гуфт ёрдамчии дasti рост.

Дигарон ҳам бо ў розӣ шуданд. Пас аз он мўйсафедони Тошканд ба як хулоса омада қарор карданд, ки дарвозаҳоро ба душман кушоянд. Ҳамин вақт дар назди дар, ҷавоне либоси жанда ба тан бо ҷашмони хунолуд пайдо шуд.

— Не, дарвозаро намекушоем. Агар босмачиҳо ба шаҳр дароянд, писаронамонро ба ғуломиву дуҳтаронамонро ба чўригӣ мегиранд. Агар розӣ шавед, ман танҳо, ниятҳои бади онҳоро боз карда, аз роҳашон бозмегардонам — гуфтааст ў.

— Чӣ тавр? Ҳамин хел душманҳоро-а? — гуфта ҳайрон шуданд ҷамъомадагон.

Ҳоким чунин гуфт:

— Гапи намешудагӣ?! Ҳамин қадар паҳлавонҳо душманро нест карда натавонистанду, ту як худат оё метавонӣ? Як худаш ба душманҳо зўраш намерасад. Калидро ба душман супоридан лозим.

Аз ҳама тараф доду фарёд бардошта шуд.  
Ҳамин вақт ҷавон чунин гуфт:

— Дар ҷанг ман ҳам иштирок кардам. Бо роҳи зўрӣ ва ҷанг, он лашкарро дафъ карда натавонистем ва наметавонем, аммо ман бахшиям. Кани дўмбураамро ба кор андозам-чӣ. Шояд кори шамшер карда натавонистаро, дўмбураам ичро карда тавонад.

Ҳокиму сардори мӯйсафедҳо пас аз фикру андешаҳо, охир ба таклифи бахший розигӣ баён кардаанд. Ҷавони бахший дўмбураашро ба даст гирифта, ба ҷои баланди қўрғон баромада, рӯ ба тарафи душман оварда, ба навохтани дўмбурааш сар кардааст. Яке аз босмачиҳо хостааст ўро бо овози тираваш тарсонад, лекин сардорашон ба ин роҳ надодааст.

Ба ҷавони бахший нигоҳ карда гуфтааст:

- Эй ҷавон, поён фуро.
- Бахший ба беруни қўрғон баромадааст.
- Ту худат кистӣ, касбу корат чист?
- Ман бахшиям, — ҷавоб додааст ў.
- Агар бахший боший одами хуб будай. Бо дўмбураи дар даст доштаат, дар як дам маро ҳам хандониву, ҳам гирёни, туро амон нигоҳ дошта, асир кардани хонаводаатро бас карда, гашта меравам. Агар аз ўҳдаи ин кор баромада натавонӣ, ба пўстмат коҳ ҷой мекунам. Ҳокистари шаҳратро бо хок яксон мекунам — гуфтааст сарвари душманон.

Ҷавони бахший розӣ шудааст. Зоро ҳам худи бахший ва ҳам дўмбурааш ба ин кор ҷўр шуда, тайёр буданд ба ҳунарнамоӣ. Ў ба дўмбурааш

нигоҳ карда: «Тулпори ман, кани қудрати худро нишон дех, чунон навоз, ки аз ханда рӯдаҳояш кандаву, аз гиря ҷашмонаш пӯшида шаванд», — гуфта ба навохтан сар кардааст.

Дўмбура гўё суханони бахширо фаҳмида бошад, ки попукҳояшро ҷунбонда, навохтанро сар кардааст. Сурудро ҷунон хондааст, ки кўҳҳову замин ба ларза даромада, долу дараҳтҳо ҷунбидиаанд. Ҳамин вақт аз ҷашмони саркардаи босмачиҳо оби дида шашқатор рехтааст:

— Бас кун, диламро реш-реш кардӣ! — гуфта ба зўр ўро бас қунондааст.

Бахший дўмбуранавозӣ ва сурудхониро лаҳзае қатъ карда, пас боз ба сурудхонӣ пардохтааст. Ҳангоми ба авчи суруд баромадан, сардори босмачиҳо аз ханда қариб рӯдакан шудааст. Ҳама ба ҳайрат афтидаанд, зоро саркарда дар тамоми умраш ба ҷунин ҳолат наафтида будааст, яъне дар як лаҳза ҳам ханда кунаду ҳам гиря.

Саркарда ба худ омада:

— Ҷойҳои зиёдеро бо қувваи шамшер забт кардам. Аммо туро забт карда натавонистам, сурудат маро таслим кард. Ман аз ниятам баргаштам. Ба ҷою макони худ бармегардам. Аммо як илтимосе дорам, розӣ мешавӣ? — гуфтааст.

— Гўед, — гуфтааст ҷавони бахший.

— Агар ҳамроҳи ман равӣ, туро вазири дasti рост таъян мекунам. Тамоми умрат дар роҳату фароғат мегузарад — гуфтааст саркарда.

— Не, ман дар ҳамин ҷо таваллуд шудаам, дар ҳамин ҷо мемурам, гуфтааст дар ҷавоб бахший.

Ҳамин тариқ дўмбура ва суруди бахшӣ қалъаи Тошкандро аз талаву тороч, халқашро аз хонавай-роншавӣ эмисин доштааст.

(Аз китоби «**Асотир, ҳикоят ва ривоятҳои ўзбекӣ**»)



## **СЎИҚАСДИ ШАБОНА ВА НАВОИ «МУШКДОНА»**

Ҳаво торик шуда буд. Борбад пеши пойи худро базур медиҳ ва боэҳтиёт дар кӯчаи тангу ноҳамвор қадам мезад. Дар нимаи роҳбаногоҳ ду кас ба ўхчум оварда мушту лагадкӯб карданд. Гарчанде Борбад дод мегуфт ва ёрӣ меҳост, касе ўро халос намекард. Зеро атрофи боғ беодам буд. Ногоҳ дар дasti яке дами ханҷар дураҳшид. Роҳи ягонай халосӣ гурехтан буд ва Борбад тамоми қувваи худро ҷамъ оварда аз девор ҷаҳид ва дар боғи тамоман торик ғайб зад. Душманон машъал гиронда дар боғ ўро бисёр ҷустуҷӯ карданд, vale наёфтанд. Зеро ў дар болои дараҳт буд. Ҳамин тавр, то рӯз садо набароварда чун мурғ дар шоҳнишастан. Бовар надошт, ки онҳо дур рафта бошанд. Зеро яке аз душманон чунин гуфт: «Наёбем, Биндуй моро несту нобуд мекунад».

Ў дар байнин шоҳҳои сершоҳу барг бекор нанишастан, дар бораи эҷоди навои тозаи рақсӣ барои Мушкдона бисёр фикр кард. Ҳамаи оҳанѓҳои рақсии мардумӣ, ки дучор омада буд, аз хаёлаш гузаштанд. Ҳеч яке аз он оҳанѓҳо ба Мушкдона мувофиқ набуданд. Сипас Борбад мувофиқи нозу карашма, шўхихову ҳаракатҳои хоси ў оҳанѓ ҷуст. Вакти дамидан субҳ айёме, ки осмон каме сафедӣ дошт,

аз девор парида ба күча гузашт ва ба ҳавлии худ шитофт. Ин бегохӣ дар қасри шоҳ базме буд ва дастаи Борбад бо сурудҳои наву дилангез табъи Ҳусравро бояд хуш кунад. Борбад оинаи мисинро гирифта, ба варами ҷабин ва рӯи латхӯрдааш марҳам молид. Сипас либос иваз карда дароз кашид, ки камтар ҳастагиро барорад, то ки дар базм вазъи ноҳуши ў ба касе маълум Nagarдад. Ў андешид, ки Накисо дуруст гуфта будааст: «Душманони ў зиёд мешаванд ва қадам бояд боэҳтиёт гузошт». Сипас боз дар бораи Мушқдана — раққосаи даста андешид, ки барояш оҳанги нави рақсӣ ваъда карда буд. Ҳаёлоти хушбуранг ба парвоз омад ва шоҳи хунёгарон Борбад Мушқданоро дар бар куртаи ҳарир ҳангоми рақси сӯғдӣ бидид. Он қадар равshan медид, ки метавонист таҳрики хурдтарин мушаки Мушқданоро бо мусиқӣ ифода намояд.

Ин дам аз дар Мушқданаи ҳақиқӣ бо ҳоҳара什 Яқдана вориди ҳавлий шуда, Борбадро дар ҳолати ачибе дарёфтанд: ў зери сояи ҳавозаи кишмиш нишаста, бо шавқу шодӣ тор мезад, абрӯ парронда китф ҷунбонда ҳаракатҳои рақсӣ менамуд. Гарчанде Мушқдана бо Яқдана тамоман наздик омаданд ва дар рӯ ба рӯяш истоданд, Борбад ҳанӯз ҳам бо Мушқданаи ҳаёлий сару кор дошт, ҷашм пӯшида савори оҳанги худ ким чӣ хел ҷилваҳо мекард.

Мушқдана, ки ҳангоми вуруд, ангушти ишора ба лаб чилик намуда, аз Яқдана хомӯширо талаб карда буд, бо даст ҷашмони Борбадро баста, худ пеш аз ҳоҳара什 қоҳ-қоҳ ҳандид. Борбад бозистод ва ҷашмонашро накушода гуфт: «Аз ҳандаат бўйи мушк меояд».

- Ёфтӣ, ман Мушқдонаам.
- Ин кас хоҳарат, — гуфт Борбад.
- Чӣ хел шинохтӣ? — гуфт Мушқдона.
- Аз ҳар дуи шумо бӯйи якхелаи мушк меояд, —  
чавоб дод Борбад.

Ҳар ду хоҳарон баробар хандиданд.

Мушқдона ба аҳволи Борбад нигоҳ кард ва парсид:

- Устод, туро ба ин ҳол кӣ афканд?
- Аз шаҳри Рай мегузаштам ва дуздон ба ман  
дарафтида, ба ин ҳол маро расониданд.
- Кай дар шаҳри Рай будӣ?
- Ҳамин шаб дар хобам. Чун аз хоб хезам осори  
зарбу лат дар баданам боқӣ мондааст.
- Хайр шӯҳӣ бас. Ин хоҳари ман низ меҳоҳад  
ракқоса шавад.

Баъдан Борбад навои шӯҳеро менавозад ва Яқдона  
дар зери он мерақсад. Аз рақси ў Борбад ба ваҷд  
меояд ва ҳамроҳи Мушқдона бо ў мерақсанд. Баъди  
анҷоми рақс, Борбад бисёр таъриф мекунад. Сипас,  
Мушқдона аз Борбад хоҳиш мекунад, ки оҳанг  
навашро барои ў навозад. Дар зери ин оҳанг  
Мушқдона хеле зебо рақс мекунад ва баъд аз анҷоми  
рақс ҳамчун рамзи муҳабbat аз ҷабини Борбад  
мебўсад ва мегӯяд:

- Ман фаҳмидам, ки ин оҳангро барои ман  
оғаридӣ. Ту маро дӯст медорӣ устод?
- Ту шайтонча медонӣ, ки ман киро дӯст медорам,
- гуфт Борбад ва хандид.
- Охир дар ҳамон Гесӯ чӣ чизи аҷоибе ёфтӣ, ки  
дар ман нест? — гуфт Мушқдона ва ноз кард.

Борбад ба ў мегӯяд, ки Гесӯ дили бузург дорад ва  
дили ў монанди оби ҷашма соғ аст.

Мушқдона ба Борбад нигариста мегүяд, ки Гесў туро чоду кардааст, вай суханҳои устокорона мегүяд, аммо ман ба воситай рақс ҳиссиёти худро бо ҳаракатҳо ифода мекунам ва дили ман бузург шуда маро фаро мегирад, гуё дили ман мерақсад, на ман.

(Аз китоби "**Нақлу ривоятҳои ҳалқи тоҷик**")



⦿ Оҳанги "Мирзадавлат" - ро ичро кунед.

### **МИРЗАДАВЛАТ**

**Ҳазломез**

**Оҳанги асбобҳои анъанавӣ**



## МОХИ ОЛАМ

Оҳанги халқи точик

Миёна



1. Номи асарҳои ба эҷоди Т.Чалилов мансуб бударо гӯед.
2. Суруди «Навбаҳор»-ро ифоданок иҷро кунед.
3. Суруди «Навбаҳор»-ро аз ёд кунед.
4. Ривояти «Часорати бахшӣ» дар бораи чӣ навишта шудааст?
5. Дар ривояти “Сўйқасди шабона ва Навои «Мушқдана» образи киҳо ифода ёфтааст?

### Дарсҳои 6–7. ТАРОНАҲОИ МАРОСИМҲОИ РАМАЗОНӢ

Маросимҳои рамазонӣ (моҳи солшумории ҳичрӣ-қамарӣ), аз рӯзи сеюми моҳи мубораки Рамазон сар шуда, бо иштироки калонсолон ва ё ҷавонон гузаронида мешавад. Иштирокчиёни маросим, вақти намози хуфтан дар назди ҳар ҳавли ҷамъ шуда, таронаи «Рамазон» ё «Ҷонон»-ро меҳонданд ва дар ҷавоби он соҳибони хона ҳар хел шириниву пухтаниҳо, ҳадяву эҳсон мекунанд. Таронаҳои гуногуни рамазонӣ мазмунан ба ҳам

наздиканд. Аз чумла, байтҳои таронаҳои рамазонӣ ба соҳибони хонадон зиндагонии хушу хонаободӣ ният карда, баъзан таронаҳои ҳазлу шӯҳӣ низ суруда мешавад.



## НИШОЛДА

Шеъри **Р.Толиб**

### Шодон

Оҳанги **Д.Омонуллаева**

Tўй-да, бай-рам-да, Рўза ай- ём-да, Тан- сиқ ни-шол- да,  
Тор-тиқ ни-шол-да. Муз-қай-моқ-дан зўр, Ма-на, я-лаб кўр.

Ох- ох ни -шол-да, Оп-поқ ни-шол-да, Ма-за -ли, тот-ли, оҳ!  
Мис - ли нов - вот - ли, оҳ! Ох- ох ни- шол - да,

Оп - поқ ни- шол - да! Муз - қай -  
моқ- дан зўр, оҳ! Ма-на я-лаб кўр, оҳ! Ох- ох ни-шол-да,

1. Қай -моқ ни- шол-да!  
2. Қай -моқ ни-шол-да!

Түйда, байрамда,  
Рұза айёмда  
Тансик нишолда,  
Тортиқ нишолда.

Музқаймокдан зүр,  
Мана ялаб күр,  
Ох-ох нишолда,  
Оппок нишолда.

## Нақарот:

Мазали, тотли – ох!  
Мисли новвотли – ох!  
Ох-ох нишолда,  
Оппок нишолда.

Нақарот

Бунча ҳам ширин,  
Ким билар сирин?  
Ох-ох нишолда,  
Қаймоқ нишолда.

Музқаймоқдан зүр – ох!  
Мана, ялаб күр – ох!  
Ох-ох нишолда,  
Қаймоқ нишолда.

Мөхмөнга юзим,  
Хизматда ўзим.  
Тайёр нишолда,  
Мадор нишолда.



Соҳиби кору сухан мешавам!  
Булбули боғу чаман мешавам!  
Чобуку ҳушёр ман мешавам!  
Лоиқи номи Ватан мешавам!

Н а қ а р о т : Модари чон, модарам! }  
Модари чон, модарам! } 2 бор

Соҳиби илму ҳунар мешавам!  
Аз ҳама фан боҳабар мешавам!  
Аз пайи роҳи падар мешавам!  
Ҳамдами фатҳу зафар мешавам!

Н а қ а р о т : Модари чон, модарам! }  
Модари чон, модарам! } 2 бор



**Дар нотаи мисоли зерин мувофиқи андозаи такт чўбчаҳоро гузашта бароед:**



1. Пардаи асосии суруди «Нишолда»-ро муайян кунед.
2. Суруди «Нишолда»-ро дар андозаи такти 4/4 чӣ хел дирижёрӣ кардан мумкин?
3. Суруди «Модари ҷон, модарам»-ро аз ёд кунед.

### **Дарсҳои 8–9. СУРУДҲОИ ИДИ НАВРЎЗӢ**

Баҳорро фасли зебои идҳо меноманд. Зеро, дар ин фасл иди Наврӯз, яъне соли нав васеъ қайд карда мешавад. Дар иди Наврӯз суруду яллаҳо ичро мешаванд, таронаҳо ва ҳар гуна рақсҳои аҷоиб гузаронида мешавад. Фазилати дигари ҷашнгирии Наврӯзи бостонӣ он буд, ки писарону духтарон гулҳан афрӯхта, то фаро расидани торикий болои боми ҳонаҳо баромада, сурудҳои Наврӯзӣ-баҳорӣ меҳонданд.



Дар ин суруду таронаҳо ҳаҷв мақоми устувор дошт, ҷавонон бидуни тарс, бою мумсикони маҳалла, хиёнаткорону шаҳрдорони ноўҳдабароро нимшӯхию нимчиддӣ танқид менамуданд. Бачаҳо аввалин муждарасони Наврӯз буданд. Онҳо ба кӯҳ, пуштакӯҳ рафта, сияҳгӯшро, ки дар маҳалҳои шимолӣ онро бойчечак меноманд, ҷамъ оварда, бо фаро расидани бегоҳии шом онҳо гурӯҳ-гурӯҳ шуда, бойчечак дар даст ҳавлӣ ба ҳавлӣ мегаштанд ва ҳаммаҳаллагони худро бо Соли Нав муборакбод менамуданд ва суруди бойчечакро замзама менамуданд.

**● Ин гуна сурудҳо ҳам дар забони ўзбекӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ садо медоданд.**

### БОЙЧЕЧАК

**Суруди ҳалқи ўзбек**

**Шӯҳ**

Бой-че- ча-гим бое- лан- ди, қо - зон тӯ - ла ай- рон - дир,  
 Ай- ро- нинг-дан бер-ма-санг, қо- зон - ла- ринг вай-рон-дир.  
 Қат- тиқ ер-дан қаз- лаб чиқ-қан бой- че- чак, юм- шоқ ер-дан  
 ю- гу-риб чиқ-қан бой- че-чак. Бой-че- чак-ни тут - ди - лар,

тут ё - гоч - га ос - ди - лар, қи - лиц би - лан  
чоп -ди - лар, бах - мал би - лан ёп- ди - лар.

Рўзҳои иди Наврўз ҳамчун ифодакунандай шодиу хурсандии одамон оҳангҳои созӣ низ ичро мешаванд. Ана ҳамин тавр оҳангҳои кӯҳна то замони мо омада расидаанд. Оҳангҳои «Наврўзи Аҷам» ва «Аҷам» аз ҷумлаи онҳост.



## НАВРЎЗИ АҔАМ

**Оҳангҳои халқӣ**

**Саросема нашуда**



## НАВРҮЗ ҚҰШИФИ (СУРУДИ НАВРҮЗ)

Шеъри **Н.Нарзуллаев**

Оҳанги **Н.Норхўчаев**

### Тези миёна



Да-ла, қир-га, мо - мо - жон, Бир-га-ла- шиб бо-рай- лик.



Чуч - мо - ма - лар чи - қиб - ди,



Дас - та - дас- та те - рай - лик. Чуч - мо - ма - ни,



мо-мо-жон, Күз-га сур-тай-лик су-йиб. Аң- во-йи хид-



ла-ри-дан Баҳ -ра о-лай-лик тү-йиб. О-мон, о-мон,



о - мон - лик, Күр - май - лик ҳеч ё - мон - лик.



Күр - май - лик ҳеч ё - мон - лик.

1. Дала, қирга, моможон,  
Биргалашиб борайлик.  
Чучмомалар чиқибди,  
Даста-даста терайлик.

Нақарот: Омон, омон, омонлик,  
Кўрмайлик ҳеч ёмонлик.

2. Улаб шомни саҳарга,  
Бахтимизни сўрайлик.  
Кеча билан кундузнинг  
Учрашганин кўрайлик.

Нақарот: Омон, омон, омонлик,  
Кўрмайлик ҳеч ёмонлик.

 **Ба нота нигоҳ карда хонед.**

**ЯК ДАСТА ГУЛ**

**Оҳанги халқи тоҷик**


**Тези миёна**





## ФА-МАЧОР

Сарпардаи (тоникаи) лаҳни Фа-мачор садои «фа» буда, дар назди калид як аломати **си-бемол** гузашта мешавад.



Овозҳои зинаҳои I, III ва V дар зинаҳои устувор ва овозҳои зинаҳои II, IV, VI ва VII дар зинаҳои ноустувор ҷойгир мешаванд.

Дар лаҳни фа-мачор нимпардаҳо дар зинаҳои III ва IV ҷойгиранд, ки ба нотаҳои **ля** ва **си-бемол** рост омада, ҳамчунин зинаҳои VII ва I ба фосилаҳои нотаҳои **ми** ва **фа** — ба вучуд меоянд.



## ЧИЛДИРМА (ДОИРА)

Оҳанги **Д.Омонуллаева**

Чаққон      Фа-мачор



1. Кадом сурудҳои ба иди Наврӯз бахшидашударо медонед?
2. Суруди «Наврӯз»-ро аз ёд кунед.
3. Оҳанги «Чилдирма»-ро дар андозаи такти 6/8 чӣ хел дирижёри мекунанд? (Бо дасти рост нишон дихед).

## ЧОРЯКИ ЧОРУМ

### СУРУДХОИ ФАСЛИ БАҲОР

#### Дарси 1. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ СУРУДХОИ ФАСЛИ БАҲОР



Суруду таронаҳои ба мавсими зебо — баҳор бахшидашуда, дар эҷодиёти халқ мақоми алоҳида доранд.

Давраи бедоршавии табиат, нумӯи лолаву гулҳо, тамоми мавҷудоту чаманзор, хониши хуши паррандагон, ба дили пири барно таъсири нотакори ҳудро мерасонад, олам-олам завқу қувва мебахшад. Чунин манзараҳои зебо аз тарафи нависандагону шоирони боистеъоди халқӣ дар шеъру ҳикоя ва сурудҳо тараннум гардидаанд. Аз ҷумла дар суруди «Баҳор омад» таровати нотакори ин фасл ин тавр васф гардидааст:



#### БАҲОР КЕЛДИ (БАҲОР ОМАД)

Суруди халқи ўзбек

##### Саросема нашуда



Ба - хор кел - ди, о - чил- диди гул- лар ҳар ён - да,  
Бул- бул - лар сай - ра - ша - ди у ён- бу ён- да.

Тошдан тошга әчкилар  
Сакраб ўйнайди.  
Тоғ бағрида құзилар  
Үтлаб маърайди.

Тоғдан күлга тиниқ сув  
Тушди шилдирағ,  
Күл ичида сув тұла  
Туарар милтиллаб.



## ТҮХФАИ БАХОР

Шеъри **Наимчон Назири**

Оҳанги **В.Абдураҳмонов**

A- на боз бо- рон бо-рид, Нағз шуд, нағз шуд. Аз тарнавҳо  
об шо- рид, Нағз шуд, нағз шуд. Ба даш- ту сах- ро  
фо- рид Нағз шуд, нағз шуд, нағз шуд.

Ана боз борон борид,  
Нағз шуд.  
Аз тарнавҳо об шорид,  
Нағз шуд.  
Ба дашту сахро форид,  
Нағз шуд.  
Пахтакор чигит корид,  
Нағз шуд.

Фалла барин шуд замин,  
Нағз шуд.  
Шукуфт гулҳои рангин,  
Нағз шуд.  
Боғҳо шуда нозанин,  
Нағз шуд.  
Кўху даман махмалин,  
Нағз шуд.



## БАХОРИМ (БАХОРАМ)

Тези миёна

Оҳанги Юнус Раҷабӣ

### Пардаи ре-мачор

Сарпардаи (тоникаи) асосии Ре-мачор пардаи маҷори «ре» буда, дар назди калид аломатҳои фа-диез ва до-диез мавҷуд аст.

Овозҳои устувори Ре-мачор дар зинаҳои I, III ва V ҷойгир мешавад (ре, фа-диез, ля). Зинаҳои бокимонда (II, IV, VI ва VII) овозҳои (ми, сол, си, до-диез) ноустуворанд.



## БАҲОРИ ВАТАН

Миёна

Оҳанги ҳалқи тоҷик



- ?! 1.** Чӣ гуна сурудҳои дар фасли баҳор бахшида шударо медонед?
2. Пардаи такягоҳи асосии суруди «Баҳор омад»-ро муайян кунед.
3. Суруди «Баҳор омад»-ро аз ёд кунед.

## Дарси 2. СУРУДҲОИ ХАЛҚИИ БАЧАГОНА

Сурудҳои бачагонаи халқи ўзбек ва тоҷик аз давраҳои қадим вучуд дошта, то замони мо низ омада расидаанд. Ин сурудҳо қисми таркибии эҷодиёти шифоҳии бадеиро ташкил мекунад. Дар онҳо ҳаёти завқангез ва муносибати авлоди ҷавон оиди фаслҳои сол ва ҷашнҳои гуногун ба таври ба худ хос ифода мешавад.

Бештари сурудҳои бачагона бо бозӣ ё ки вазъиятҳои он гуфта шудааст.

Сурудҳое, ки дар фасли баҳор гуфта мешаванд, «Бунафша», «Читтигул», «Ёмғир ёғалоқ», «Баҳор омад», «Лайлак омад» ва ғайраҳо ном доранд. Масалан, дар фасли баҳор ҳангоми боридани борон, бачаҳо шодию бозикунон бо мутоиба суруди «Ёмғир ёғалоқ»-ро замзама мекунанд.



## ЁМФИР ЁҒАЛОҚ (БОРОН МЕБОРАД)

**Миёна**

**Суруди халқи ўзбек**

Ём - фир ё- фа - лоқ, Ям - я - шил ўт - лоқ, Эн - ди  
 э - кин - лар Чи- қа - рап қу - лоқ, Яш - на - син да-  
 ла, О - чил - син ло - ла, Да - ла қўй - ни -  
 да Оқ - син ша - ло - ла.

**Нақарот:**

Тарновдан тошиб,  
Оқади шошиб.  
Ариқлар тўлар  
Зўр анҳор бўлиб.

Яшнасин дала,  
Очилсинг лола.  
Дала қўйнида  
Оқсин шалола.



## ПАРАСТУ

Шеъри **A. Раҳмон**

Оҳанги **Н. Бобокалонова**

Па - рас - ту, эй  
 па - рас - ту, Эй па - ран - да - и хуш - рў.  
 Мо ме - кў - чем аз ин чо, Ме-ша-вем аз ту чу - до.

Мо ме - кү - чем аз ин чо, Ме-ша-вем аз ту чу -  
 до. Бах-ри дўс - тон до - и - мо  
 1. Ку - шо - да дар - хо - и мо. Ку-шо- да дар-  
 2.  
 хо - и - мо. Ку - шо- да дар - хо - и мо.

- ?! 1. Дар бораи сурудҳои бачагона чихоро медонед?  
 2. Суруди «Ёмғир ёғалоқ»-ро ба дафтари нотаатон кўчонед ва шеъри онро аз ёд кунед.

### Дарси 3. ОҲАНГСОЗ КОМИЛЧОН ҶАББОРОВ



**Комилчон  
Ҷабборов**

Хунарманди мардумии Республикаи Ўзбекистон, навозанда ва оҳангсоз Комилчон Ҷабборов (1914, Андичон – 1975, Тошканд) санъаткорест, ки ба ривочу равнақи мусиқии миллӣ саҳми босазое гузоштааст. Аз хурдӣ ў суруду оҳангҳои қадимии миллиро ба дилаш чой кардааст. Устоди аввалинаш бародараш Мўйминчон мебошад, ки аз ў Комилчон навохтани ғичқакро омӯхтааст. Сипас,

аз дигар устодон — Рўзимат Исобоев чанг, ғичқак ва танбўрнавозиро ёд гирифта, аз Собирчон Сиддиков малакаи ғичқакнавозиро аз бар намуда, аз Муҳиддинҳоҷӣ Надимов навохтани дуторро омӯхтааст.

Баробари дар санъати мусиқӣ ба воя расидан, Комилчон Ҷабборов дар эҷодкорӣ низ самаранок фаъолият меқунад. Ҳусусан ў дар иҷрои чунин асарҳои мушкилу мураккаб ба монанди «Мавсими гул», «Наво», «Дугоҳи Ҳусайнӣ» сабки нотакори худ бо созҳои мусиқии ғичҷак иҷро кардааст. Баробари он К.Ҷабборов дар соҳаи драмаи мусиқӣ, оҳангҳо, суруду ашӯла меҳнати бобаракат намудааст. Дар ҳамкорӣ бо оҳангсоз Султон Ҳайитбоев ба драмаҳои мусиқии «Нур дар болои Ғулҷа», бо оҳангсоз Доњӣ Зокиров ба драмаҳои «Нодира», «Чаннати ман» оҳанг баст. Инчунин, бисёр суруд ва ашӯлаҳо эҷод кард. Аз ҷумла, «Кишвари ободи ман», «Пиёлаи Тошканд», «Диёри ман туй», «Шифокорон», «Ёд кардам», «Мубтало шудам ба ту», «Ассалом», «Ватан», «Чашмони ту», «Эй парӣ», «Магар нагуфтам», «Назора кун», «Ин дил» аз ҷумлаи инҳоанд. Масалан, суруди «Диёрам ту», ки бар шеъри шоир Ҳабиби эҷод шудааст, дар байни ҳалқи кишвари мо яке аз сурудҳои хеле машҳур ба шумор меравад. Суруди мазкур чунин оғоз меёбад:



### ДИЁРИМСАН (ДИЁРАМ ТУ)

Шеъри **Ҳабиби**

Оҳангӣ **К.Ҷабборов**

**Тези миёна**

Эй о - зод, гӯ- зал

ўл - кам (жо - ни - мей), хур-мат - ли ди - ё-

рим -сан,  
 Күп зах - мат и - ла  
 топ -ган (жо - ни - мей) бах-тим- са-ну ё-  
 рим -сан.  
 Жо - ним ка - би ас-  
 рай - ман, но - мус и - ла о- рим -сан.  
 Күнг-лим о - чи - лур боқ - сам (жо - ни - мей),  
 о - ро - му ка-ро- рим -сан.

- ?! 1.** Суруди «Диёрам ту»-ро кій эчод кардааст?  
**2.** Суруди «Диёрам ту»-ро дар асоси нота хонед.



## ГАНЧИ ҚАРОБОҒ

**Миёна** Ми-минор

## **Дарсҳои 4–5. МУЖДАРАСОНҲОИ ФАСЛИ БАҲОР ВА ТАБИАТ**

Маълум аст, ки аз давраи қадим мардуми мо лаклак, турна ва фароштурукро муждарасонҳои фасли баҳор меҳисобанд. Зоро пас аз хунукиҳои зимиштон, ин паррандаҳо аз рӯзҳои гарм муждагонӣ медиҳанд. Масалан, агар дидани лаклак дар аввали баҳор нишонаи хушбахтӣ бошад, касе, ки аз қадом тараф паррида омадани лаклакро бинад ба деҳа барака меоварад гуфта эътиқод мекунанд. Агар турна барвақт парида ояд, ин нишонаи расидани аввали баҳор мебошад, агар турна паст парвоз кунад, нишонаи ризқу рӯзии неки мардум мебошад.<sup>1</sup>



### **АРҒАМЧИ (АРҒАМЧИН)**

#### **Саросема нашуда**

Нақарот:

Ar - ғам - чи, ги - лам - чи, ар - ғам - чи, ги - лам - чи,

Банд

Тур - на де-сам ту - рум - ли, кенг да - ла-га қў- ним - ли.

Тур - на - лар уч - са паст- лаб риз - қинг ке-лар у- нум - ли.

Нақарот:

Ar - ғам - чи, ги - лам - чи, ар - ғам - чи, ги - лам - чи,

<sup>1</sup> Наврӯз. Мураттибон: Т. Мирзаев, М. Ҷўраев. Тошкент. Фан. 1992, саҳ. 85–90.

Бачаҳо ба парида омадани паррандаҳо интизорӣ мекашанд. Аз ҳамин сабаб бачагон парида омадани турнаро дидар суруди «Турна қатор меояд»-ро меконанду, баробари ин калонҳоро низ хабардор мекунанд:

Турна қатор меояд,  
Арғамчинвор меояд,  
Вақти баҳор меояд,  
Мавсими кор меояд.

Баъзан овози хурӯсҳо низ ба завқу шавқи бачаҳо сабаб шуда, ба «қу-қу»-и хурӯсҳо тақлид мекунанд. Ҳамин тавр сурудҳо дар бораи хурӯс ба вучуд омадааст.



### ҚИЧҚИР, ХҮРОЗИМ (ЧЕФ ЗАН, ХУРӮСАМ)

Шодон

Суруди ҳалқӣ

The musical notation consists of two staves of music. The first staff, labeled 'Шодон', starts with a treble clef and a 2/4 time signature. It contains lyrics in Russian: 'Кич - қир, хӯ- ро - зим, қич - қир, хӯ- ро - зим,' followed by 'Бо - ла - лар уй - фон - син, ҳей!' and concludes with 'те - па - лар - да ло - ла - лар о - чил - син.' The second staff, labeled 'Суруди ҳалқӣ', also starts with a treble clef and a 2/4 time signature. It contains lyrics in Tajik: 'Ку - қу, қу - қу, қу - қу, қу - қу.'

Қичқир, хўрозим, қичқир, хўрозим,  
Болалар уйғонсин,  
Боғлар, ўрмон, тепаларда  
Лолалар очилсин.

Қичқир, хўрозим, қичқир, хўрозим,  
Тонглар ёришсин.  
Тонг ҳавоси, қуёшидан  
Болалар қувонсин.



## БУЛБУЛЧА

Шеъри **М.Кўшоқов**

Оҳанги **М.Насимов**

**Махин**

Ў - зинг кич - ки - на, о - во - зинг ях - ши.

Ка - ни, бул - бул - чам, бир сай - раб бер - чи.

Ка - ни, бул - бул - чам, бир сай - раб бер - чи.

Май - ли, ўр - тоқ - жон, Май - ли, сай - рай - ман.

Кўм - кўк бо - финг - да у - чиб яй - рай - ман.

— Ўзинг кичкина,  
Овозинг яхши.  
Қани, булбулчам,  
Бир сайраб бер-чи.

— Майли, ўртоқжон,  
Майли, сайрайман.  
Кўм-кўк боғингда  
Учиб яйрайман.

- Ширин булбулчам,  
Куйлайвер чақ-чақ.  
Тинглаб қўшиғинг  
Диллар хушчақчақ.
- Меҳнат қилибсан,  
Экибсан гуллар.  
Гулни севамиз  
Бизлар — булбуллар.

**?**

1. Дар бораи паррандаҳо чӣ гуна сурудҳоро медонед?
2. Пардаи такягоҳи асосии суруди «Булбулча»-ро муайян кунед.
3. Суруди «Булбулча»-ро аз ёд кунед.

## **Дарсҳои 6–7. ОҲАНГСОЗ ФАХРИДДИН СОДИҚОВ**

Фахриддин Содиков (1914–1977, Тошканд) эҷодкори як қатор суруду таронаҳо ва оҳангҳои пурмазмун мебошад, ки барои инкишофи мусиқаи ӯзбек саҳми босазо гузоштааст. Аз ҷумла оҳангҳои «Ўзбекча валс», «Ватан марши», «Қурилиш марши», «Оҳангсозӣ», суруди таронаҳои «Ўзбекистон», «Тўй муборак», «Ширмоной», «Зарафшон»-и санъакори моҳир хазинаи мусиқии миллиро ғани гардонидааст.



**Фахриддин Содиков**

Барои эҷод кардани ин гуна асарҳои пурмазмун, истеъододи оҳангсозии Ф.Содиков, инчунин мукаммал доностани асбобҳои чангу дутор аҳамияти калонро соҳиб аст. Ин фазилат ба дигар асарҳои бисёри ў низ намоён мешавад.

Аз ҷумла, ба ин, суруди «Қорабайир»-и ба шеъри шоир Акмал Пўлод эҷод кардаи ў мисол шуда метавонад.

Қорабайир зоти аспект, ки он дар Ўзбекистон парвариш карда шудааст. Аз он барои савор шудан ва аробакашӣ истифода бурдаанд. Дар суруди «Қорабайир» хизмати фоидаовари ана ҳамин хел аспҳо барои сабук кардани бори вазнини дехқононамон васф карда мешавад. Қисми даромади созии суруд ва нақаротҳои он мардонавор гаштани бузкашон ва дар савту оҳангҳои бандҳои шеърӣ бошад, даштҳои васеъю дар онҳо аспони давида истодаро тасвир мекунад.



### ҚОРАБАЙИР<sup>1</sup>

Шеъри **А.Пўлод**

Оҳанги **Ф.Содиков**

#### Босуръат

Чор- ва- миз- нинг  
сав-ла-ти-дур қо-ра-ба-йир о- ти - миз, Йил-қи-миз-нинг  
чи- ро- ий- дур, бу-кил-мас қа-но-ти-миз.  
Эр- ка-ла-ниб киш-на-ган - да

<sup>1</sup> Қорабайир – зоти аспи дар Ўзбекистон машҳуре мебошад, ки барои саворшавӣ, инчунин ба ароба барои боркашонӣ аз он фоида бурдан мумкин аст.

жа-ранг-лар да -ла, тоғ - лар. Жан-го-вар -лик  
 хис-ла-ти күп, Мех- нат-да күн- гил чоғ- лар,  
 меҳ-нат-да күн-гил чоғ-лар. Ох, жон тул-по-ри-  
 миз.  
 Е-ли-ши-га  
 тенг ке - лол - мас ҳат-то күк-да бур- гут - лар,  
 Қиң-ган и-ши эл - га ман - зур, мақ- то-ви бор  
 бир даф - тар. Ҳар кун у -ни эр -ка -ла - тиб  
 ёл -ла-ри-ни та-рай- ман, Мен о- тим-га  
 ме-хр қү- ийб ҳам- ро- хим деб қа-рай - ман.  
 Ҳам-ро- хим деб қа-рай - ман. Ох, жон тул-по-ри-миз.



## ЁЗ ЯХШИ (ТОБИСТОН ХУБ АСТ)

Шеъри **П. Мўймин**

Оҳанги **Д. Зокиров**

### Тези миёна

Ёз ке - зар яш - на - ган э - лим -  
Күш - ла - рим сай - ра - шар, қай - на-  
да,  
шар, Ёз зав - қи ти - лим - да,  
бу - лоқ - лар ши - вир - лар,  
ди - лим - да.  
дышил - ди - пар.  
Ёз ях - ши,  
ёз ях - ши,  
ёз ях - ёз ях - ши!

Ёз кезар яшнаган элимда,  
Ёз завқи тилимда, дилимда.  
Қушларим сайрашар, қайнашар,  
Булоқлар шивирлар, шилдирад:  
Ёз яхши, ёз яхши, ёз яхши!

Куёшдай меҳнатим қудрати,  
Пахлавон халқимнинг суръати,  
Юртимни безаган, қаранглар,  
Ёз куйи ҳар ёнда жаранглар:  
Ёз яхши, ёз яхши, ёз яхши!



## ЧАМАНДАГУЛ

(ГУЛ ДАР ЧАМАН)

Суруди халқи ўзбек

Шодон

о- чи- либ- ди- ё      ча- канг- га так,      ча- канг- га.

?!

1. Дар андозаи 6/8 чӣ хел дирижёрӣ карданро бо дасти рост нишон дихед.
2. Дар лаҳнҳои мачорӣ нимпардаҳо дар байни зинаҳои қадом овоз ба вучуд меояд?
3. Дар лаҳнҳои минорӣ нимпардаҳо дар байни зинаҳои қадом овоз ба вучуд меояд?

## СУПОРИШҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ

**1. Дар қадом қатор сурудҳои «Идона ва маросими» дуруст нишон дода шудааст?**

- А) «Лапар», «Оҳ, Лайлӣ», «Совуқ кимни излайди?»  
Б) «Ёр-ёр», «Келинсалом», «Чарх», «От ўйин».  
В) «Мактаб», «Алла», «Ялла».

**2. Бахшиҳо ба қадом жанр месароянд?**

- А) Лапарҳоро.
- Б) Достонҳоро.
- В) Аллаҳоро.

**3. Сурудҳои рамазон кай суруда мешавад?**

- А) Дар тӯй ва маросимҳо.
- Б) Дар моҳи рамазон дар вақти хуфтан.
- В) Бо мақсади хобондани кӯдакон.

**4. Рақсҳои халқии тоҷик ба ўзбек дар қадом қатор дуруст дода шудааст?**

- А) «Камаринча», «Гопак», «Булба».
- Б) «Лазгӣ», «Дилхироҷ», «Танавор».
- Д) «Полка», «Мазурка», «Шагала».

**5.**

1.	K					
	Ӯ					
2.	Ш					
3.	Н					
4.						A
5.						Ӣ

1. Созҳои торӣ.
2. Рақси халқии қорақалпоқӣ.
3. Созҳои нафасӣ (пуфкунанда).
4. Созҳои зарбӣ.
5. Созҳои нафасӣ.

## **ЛУГАТИ МУСИҚИ**

**Айтим (шифохӣ)** – номи умумии ҳамаи намунаҳои мусиқӣ буда, барои бо овоз сароидан ва гуфтан муайян карда шудааст.

**Рубоби афғонӣ** – сози мусиқии тори-мизробӣ (медиатор) буда, он ба воситаи мизроб навохта мешавад. Косаи сари он чукур кофта шуда, ба рӯяш пӯсти таранг часпонда шудааст. Дастан он кӯтоҳ буда, чор баспарда часпонда шудааст. Дар болои даста 6 ё 7 хаспардаи иловагӣ низ дорад. Бо 5 тори асосии рубоби афғонӣ оҳанг навохта мешавад. Инчунин, дар бари он 10-11-то симҳои иловагӣ кашида шуда, онҳо ба сифати аксдиҳандай садо истифода мешавад.

**Оҳангсоз (бастакор)** – бо оҳанг ва пардаи маълум усуљҳои гуногуни доира ва шеъру фазалҳоро гузошта, асарҳо ба мисли суруд ва ашӯла эҷод мекунад.

**Буламан** – сози мусиқии сурнаймонанд, ки аз ҷӯби дарахти тут сохта мешавад. Лекин он аз сурнай ҳаҷман хурдтар буда, ҷои пуфкунандай он бошад, аз ҷиҳати бо най (сибизик) монандӣ (забончадор) доштанаш фарқ мекунад.

**Доира (даф)** – сози мусиқии зарбӣ буда, ҷанбараки он аз навдаи ток ё аз ҷӯби зардолу ё ки ҷормағз тайёр карда шуда, ба як тарафи рӯи он пӯсти гӯсола (ё ки оҳу, буз) таранг кашида мешавад. Дар даруни ҷамбарак аз 40 зиёд ҳалқаҳои маъданӣ овехта шудааст.

**Дутор** – сози мусиқии торӣ-мизробӣ буда, аз ҷӯби дарахти тут, зардолу ё ки ҷормағз тайёр

карда мешавад. Дар дастааш 13-14-то пардаи абрешимин баста мешавад.

**Дўмбира** – сози мусиқиест, ки мисли дутор аз ду тор иборат буда, аз дутор бо овози ба худ хоси «хаста» доштанаш ва дастаи он нисбатан кўтоҳ суфта (парда баста нашудааст) буданаш фарқ мекунад.

**Карнай** – сози мусиқии нафасӣ мебошад, ки аз мис сохта шуда, дарозиаш 2 метр ва аз он зиёдтар мебошад. Дар гузашта шакли «Оринҷӣ» (хати шикастамонанд)-и он низ истифода шудааст. Барои бемалол бардошта гаштан ба 3 қисм ҷудо карда мешавад. Дар карнай парда, яъне сўроҳии бо панча зер карда мешуда вучуд надорад. Аз сабаби овози ғафс ва пурқувват доштанаш дар гузашта бағайр аз тўйу маросимҳо боз дар қисми ҳарбӣ ва ҷараёнҳои шикор низ истифода шудааст. Дар ҳайати ансамбл барои баланд бардоштани руҳияи тантанавӣ истифода мешавад.

**Композитор (лот. *compositor* – мураттиб, эҷодкор)** – эҷоди мусиқие, ки дар маданияти Аврупои Фарбӣ ба вучуд омадааст. Эҷодкоре, ки асосан дар жанрҳои мусиқии опера, симфония, соната, балет, оратория ва ба монанди инҳо асарҳо менависад.

**Нағора (нақора, табл, дуҳул)** – аз лой дар шакли кўза (хурма, тубак) сохта шуда, то ба дарачаи сафол расидан мепазанд. Косаи он бо пўсти оҳу (ё ки дигар ҳайвон) таранг кашида пўшонда мешавад. Нағораҳо аз ҷиҳати ҳаҷм ба намудҳои калон (нағораи дўл), миёна (нағораи кўс) ва хурд (нағораи рез) ҷудо мешавад.

**Сато** — сози мусиқии торй-камонй аст. Косаи он аз дарахти тут сохта шуда, дастай дарози он ба танбүр монанд аст.

**Сибизик** — сози мусиқии нафасй буда, аз қамиш сохта шудааст. Аз тарафи пүф мекардааш забончай буридашуда дошта, аз тарафи пеш сето парда — сўроҳча дорад.

**Сурнай** — аз чўби зардолу ё чормағз сохта мешавад. Ба қисми пеши он ҳафтто ва ба қисми поёни он бошад, якто парда-сўроҳча аст. Бо сурнай оҳангҳои рақсй ва суруду таронаҳои оммавии дар байнини халқамон маъруф, инчунини мақомҳои «Роҳҳои сурнай» ичро карда мешавад. Дар ансамбл низ сурнай роҳҳои асосии оҳангро садо мебахшад.

**Танбўр** — сози мусиқии торй — мизробӣ аст. Косаи он аз дарахти тут тайёр карда мешавад. Дар дастай дарози он 16-то пардаи бандак мешавад. Дар сарпӯши коса 4-то чўб (хас) пардаи иловагӣ ширеш карда шудааст. Микдори торҳои танбўр аз се то шашто шуданаш мумкин. Дар вақти ҳозира бештар танбўри се ва чор симнок истифода бурда мешавад. Торҳо бо воситаи мизробнухуни маҳсуси ба ангушти ишорати пўшидашаванда навохта мешавад.

**Уд, барбат** — яке аз созҳои мусиқии торй-мизробии қадимтарин ба ҳисоб меравад. Он аз танбўру дутор бо косаи калони шакли нок доштааш ва дастай кўтоҳи суфта (парда баста нашудааст) доштанаш фарқ мекунад. Дар сози уд 11-то тор буда, аз инҳо панчтоаш бо тарзи ҷуфт, яктоаш бошад, ба ҷои овози гафси паст истифода мешавад.

## **МУНДАРИЧА**

Пешгуфтор .....	3
Гимни Давлатии Республикаи Ўзбекистон .....	4

## **ЧОРЯКИ ЯКУМ**

### ***Эчодиёти шифоҳии халқӣ ва созҳои мусиқӣ***

<i>Дарсҳои 1–2. Сурудҳои халқӣ</i> .....	7
Суруд .....	8
Аз бом тароша афтид .....	9
Ба шафттолу саволам. Шеъри П.Мўмин, оҳанги Н.Норхўчаев .....	11
<i>Дарси 3. Сурудҳои меҳнатӣ</i> .....	12
Хуб ҳай кун .....	13
Пардаи до-маҷор .....	16
<i>Дарси 4. Бадеҳа</i> .....	17
Аз мо ба шумо кӣ лозим? Шеъри Я. Қурбонов, оҳанги М.Насимов .....	18
Андозаи 3/8 .....	19
<i>Дарси 5. Ялла</i> .....	20
Суруди сулҳҳоҳон .....	21
<i>Дарсҳои 6–7. Созҳо (асбобҳо)-и мусиқии миллӣ</i> .....	22
Аҷам II (Тарона) .....	28
Ривоят дар бораи рубobi ағронӣ .....	30
<i>Дарси 8. Созҳои мусиқии нафасӣ ва зарбӣ</i> .....	32
Қаторовози минор .....	33
Доира .....	34

## **ЧОРЯКИ ДУЮМ**

### ***Сурудҳои иду айём (маросимӣ)***

<i>Дарси 1. Сурудҳои иду айём (маросимӣ)</i> .....	37
Чарх II .....	38
<i>Дарсҳои 2–3. Сурудҳои маросими тӯй</i> .....	40
Ёр-ёр. Оҳанги халқӣ .....	42
Муноҷот .....	43
Ба муаллим. Шеъри Ф.Исҳоқӣ, оҳанги халқӣ .....	44
<i>Дарси 4. Рақсҳои халқӣ</i> .....	46
<i>Дарсҳои 5–6. Таронаҳои алла</i> .....	50
Алла. Оҳанги В.Мосарт .....	51
Ривоят дар бораи «Алла» .....	52
Пардаи сол-маҷор .....	54
Себро партофтам .....	54
Гар намедонӣ, бидон. Оҳанги халқӣ тоҷик .....	55
Шод ба мактаб равем. Шеъри Н.Розиқ, оҳанги А.Амонов .....	56
Супоришҳо барои мустаҳкамкунӣ .....	57

## **ЧОРЯКИ СЕЮМ** ***Сурудҳои мавсими***

<i>Дарси 1.</i> Сурудҳои мавсимий ва маросимӣ .....	59
Барфбӯрон. Шеъри М.Абдушукурова, оҳанги А.Мансуров .....	60
Мо аскарем. Шеъри И.Раҳмон, оҳанги Н.Норхӯчаев .....	64
<i>Дарсхои 2–3.</i> Сурудҳои фасли зимистон .....	66
Сардӣ киро мечӯяд? Шеъри П.Мӯмин, оҳанги Н.Норхӯчаев .....	67
<i>Дарсхои 4–5.</i> Тӯхтасин Чалилов .....	69
Навбаҳор. Шеъри Н.Нарзуллаев, оҳанги Г.Қўчқорова .....	70
Часорати баҳшӣ .....	72
Сўниқасди шабона ва Навои «Мушқдана» .....	75
Мирзадавлат. Оҳанги асбобҳои анъанавӣ .....	78
<i>Дарсхои 6–7.</i> Таронаҳои маросимҳои рамазонӣ .....	79
Нишолда. Шеъри Р.Толиб, оҳанги Д.Омонуллаева .....	80
Модари чон, модарам. Шеъри Б.Раҳимзода ва М.Фарҳат, оҳанги М.Атоев .....	81
<i>Дарсхои 8–9.</i> Сурудҳои иди Наврӯзӣ .....	83
Бойчекак. Таронаи халқӣ .....	84
Наврӯзи Аҷам .....	85
Яқ даста гул. Оҳанги халқи тоҷик. ....	87
Фа-мачор .....	88

## **ЧОРЯКИ ЧОРУМ** ***Сурудҳои фасли баҳор***

<i>Дарси 1.</i> Маълумот дар бораи сурудҳои фасли баҳор .....	89
Тӯхфаи баҳор. Шеъри Н.Назирӣ, оҳанги В.Абдураҳмонов .....	90
Пардаи ре-мачор .....	91
Баҳори Ватан. Оҳанги халқи тоҷик .....	91
<i>Дарси 2.</i> Сурудҳои халқии бачагона .....	92
Параству. Шеъри А.Раҳмон, оҳанги Н.Бобокалонова .....	93
<i>Дарси 3.</i> Оҳангоз Комилҷон Ҷабборов .....	94
Диёрам ту. Шеъри Ҳабибӣ, оҳанги К.Ҷабборов .....	95
Ганчи Қаробоғ .....	96
<i>Дарсхои 4–5.</i> Муждарасонҳои фасли баҳор ва табиат .....	97
Чеф зан, хурӯсам. Суруди халқӣ .....	98
Булбулча. Шеъри М.Қўшоқов, оҳанги М.Насимов .....	99
<i>Дарсхои 6–7.</i> Оҳангоз Фахриддин Содиқов .....	100
Қорабайир. Шеъри А.Пӯлод, оҳанги Ф.Содиқов .....	101
Тобистон хуб аст. Шеъри П.Мӯмин, оҳанги Д.Зокиров .....	103
Гул дар чаман. Суруди халқи ўзбек .....	104
Супоришҳо барои мустаҳкамкунӣ .....	104
Луғати мусиқӣ .....	106

**O.IBROHIMOV, J.IBROHIMOV, B.SAIDKARIMOV**

## **MUSIQA**

4-sinf uchun darslik  
(Tojik tilida)

Нашри шашуми аз нав коркарда ва такмилдодашуда

Мутарчим Ч.Эшонқулов  
Муҳаррир О.Камолов  
Муҳаррири бадей Ш.Мирфаёзов  
Муҳаррири техникӣ Е.Корягина  
Саҳифабандон компьютерӣ З.Алиева

Лицензияи нашриёт АI № 290, 04.11.2016.

Ба чопаш 25-уми июни соли 2017 иҷозат дода шуд.

Андози 70x90<sup>1/16</sup>. Гарнитураи Pragmatic.

Бо усули оғсет чоп шудааст. Ҷузъи шартии чопӣ 8,19.

Ҷузъи нашриву ҳисобӣ 8,5. Адади нашр 4698 нусха. Супориши № 305.

Дар Xонаи эҷодии табъу нашри ба номи Faфур Ғуломӣ  
Оҷонсии матбуот ва иттилооти Республикаи Ӯзбекистон.

100128. Тошканд, кӯчаи Лабзак, 86 чоп шудааст.

**Манзили мо дар интернет: [www.gglit.uz](http://www.gglit.uz)  
e-mail: [info@gglit.uz](mailto:info@gglit.uz)**

**Чадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби  
ба ичора додашуда**

№	Ному насаби хонанда	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифттан	Имзои раҳбари синфи	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои раҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

**Чадвали боло ҳангоми ба ичора дода шудан ва дар охири  
соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи  
раҳбари синф аз рӯи меъёрҳои зерин баҳо гузошта  
мешавад:**

Нав	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан.
Хуб	Муқовалаш бутун, аз қисми асосии китоб чудо нашуудаст. Ҳамаи варақояш ҳаст, надаридааст, чудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова кач шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд хатҳо кашида, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранд қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳо чудо-шудааш аз нав таъмир гаштааст, дар бъязе саҳифаҳо хат кашида шудаанд.
Ғайри-қаноатбахш	Муқова хат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ чудо гаштааст, ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда партофта шудааст, китоб барқарор карда намешавад.